

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ХАЛҚИ ҶУМҲУРИИ ЎЗБЕКИСТОН
МАРКАЗИ ТАЪЛИМИ ҶУМҲУРИ

БАРНОМАИ АДАБИЁТИ ТОЧИК
БАРОИ СИНФҲОИ V-IX

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ХАЛҚИ ҶУМҲУРИИ ЎЗБЕКИСТОН
МАРКАЗИ ТАЪЛИМИ ҶУМҲУРИЙ

БАРНОМАИ АДАБИЁТИ ТОЧИК
БАРОИ СИНФҲОИ V-IX

Тошканд 2003

Бо қарори Шўрои илмий-методии забон ва адабиёти тоҷики
Маркази Таълими Ҷумхури аз 27 августи соли 2002 ҳамчун дас-
тур-барномаи синфҳои V-IX мактабҳои таҳсили ҳамагонӣ ба
нашр тавсия шудааст.

Тартибдиҳандагон: Аслиддин ҚАМАРЗОДА,
Садрӣ САҶДИЕВ, Солеҳ ҲАЛИМОВ,
Абдусалом САМАДОВ,
Умеда ҚАМАРОВА

Муҳаррирони масъул: Амина ШАРОФИДДИНОВА,
Чумъаназар ЭШОНҚУЛОВ

МАКТУБИ ЭЗОҲӢ

Ба туфайли қабул шудани қонуни Республикаи Ўзбекистон «Дар бораи таълим» ва «Дастури миллии тайёр намудани кадрҳо» дар ҷараёни таълим дигаргуниҳои кулли ба амал омад. Моҳияти мағҳуми таълими умумии миёна дигар шуда, зарурияти ислоҳот дар мазмуни таълим ва усули он ба миён омад. Бо ҳамин муносибат дуруст ба роҳ мондани таълими адабиёт ва таҳияи дастури нави он аз вазифаҳои муҳими замони мо ба шумор меравад. Бинобар ҷори шудани таълими маҷбурии нӯҳсола эҳтиёҷ пайдо шуд, ки баъзе мавзӯъҳоро, ки дар синфҳои болои мактабҳои таълими умумӣ омӯзнида мешуданд, ба синфҳои поён кӯчонида ва баъзеашонро аз дастури таълимии мактабҳои ҳамагонӣ бароварда, бархе аз онҳоро, ки барои таълим зарур дониста мешаванд, ба дастурҳои мактабҳои миёнаи маҳсус доҳил карда шавад.

Дастури таълимии мазкур дар асоси ҳуччатҳои расмии давлатӣ, аз қабили «Консепсияи омӯзиши адабиёт дар мактабҳои миёнаи умумӣ» ва «Стандарти давлатии таълим аз адабиёт» таҳия шудааст. Ҷанд сол аст, ки дар мактабҳои таълимашон ба забони ўзбекӣ аз рӯи ҳамин дастур амал карда мешавад ва он барои мактабҳои таълимашон ба забонҳои дигар низ ҳамчун андоза мувофиқ дониста шудааст.

Қонуни Асосии Ҷумҳурияти Ўзбекистон, инчунин қонуни Ўзбекистон «Дар бораи забони давлатӣ» барои рушду камоли забон ва адабиёт, мактабу маориф ва фарҳангӣ ҳамаи миллатҳои Ўзбекистон кафолат медиҳад.

Аз ин рӯ ҳангоми тартиб додани нақшай таълимӣ низ нақшаву дастурҳои таълимии барои мактабҳои ўзбекӣ муайяншуда ҳамчун андоза барои мактабҳои таълимашон ба забони дигар муқаррар шудааст. Бинобар ин тақсимоти соатҳо барои ҳар як фан дар синфҳои ҷудогона аз соҳтори пешина ба куллий фарқ меқунад. Аз ҷумла, дар синфи VI барои таълими адабиёт ба ҷои се соат дар як ҳафта ду соат ҷудо қарда

шудааст. Худи ҳамин тақозо мекунад, ки дастури нави таълимий офарида шуда, китобҳои дарсиву маҷмӯаҳо низ аз нав таҳия карда шаванд.

Ҳоло дар синфи IX «Адабиёт» ҳамчун курси муттасил омӯхта намешавад. Зеро бинобар зинаи охирини таълими умумии миёна будани синфи нӯҳум дар омӯзиши адабиёт низ бояд як ҷамъбости муайян муқаррар бошад. Аз ин сабаб кӯшиш кардем, ки ҳаддал имкон беҳтарин дурданаҳои адабиёти ғани ҷандинасраамонро ба синфҳои гуногуни мактаби таълими умумӣ доҳил намоем, то ки онҳо барои дар руҳи истиқлоли милли камол ёфтани хонандагон кӯмак расонанд.

Фанни адабиёт дар тарбияи инсон, ки бояд дар худ сарвати рӯҳӣ, покизагии маънавӣ ва такомули ҷисмониро мутаносибан ба якдигар мувофиқ қунонида бошад, мавқеи қалон дорад. Илова бар ин, дарсҳои адабиёт дар шуури хонандагон ҳисси ватандӯстӣ, ҳалқдӯстӣ, поквичдонӣ, меҳнатдӯстӣ, росткорӣ, пос доштани неъматҳои истиқлоли Ватан — Ўзбекистон ва дигар ҳислатҳои инсониро мустаҳкам намуда, онҳоро водор менамояд, ки монанди қаҳрамонҳои мусбати дӯстдоштаашон кор ва зиндагӣ қунанд. Таълими адабиёт ва мутолиаи асари бадеи забони хонандаро бой гардонида, қаломи бадеии онҳоро инкишоф медиҳад.

Адабиёт ҳамчун як шакли санъат гуногунрангии ҳаёти инсониро дар образи бадеи ифода карда, завқи бадеии хонандаро ба вуҷуд меорад. Вазифаи таълими адабиёт дар он аст, ки ҷаҳонбинии мактабхононро зина ба зина инкишоф медиҳад. Адабиёт ба хонанда дар бораи олам, ҷамъият ва инсон донишҳо медиҳад, ки чунин донишҳоро аз дигар наимудҳои илму фан ҳосил кардан душвор аст. Адабиёт ба худшиносии хонанда мадад расонида, ҳамеша ба шахсияти вай менигарад, нуқтаи назари ў, мавқеи гоявӣ, ахлоқӣ, ҷаҳони ботинии вайро инкишоф медиҳад.

Хусусияти ба худ ҳоси адабиёт ҳамчун предмети таълим дар мактаб дар он аст, ки маводи асосии он санъати сухан ба шумор меравад. Яъне нависанда тавассути адабиёт бо хонанда робита пайдо карда, ўро бо сарвати маънавӣ, ахлоқӣ ва эстетикии афкори бадеи мусаллаҳ менамояд.

Мақсади асосии таълими адабиёт дар мактаб ташаккул додани дунёи маънавии **инсони комил** аст.

Вазифаҳои таълими адабиёт дар мактаб бошад, иборат аз бедор намудани меҳри донишомӯзон нисбати адабиёти бадеӣ, мутолиа кардан, фаҳмидан, таҳлил ва баён карда тавонистани афкори худ ба тарзи ҳаттӣ ва ё даҳонӣ нисбати асари бадеӣ мебошад.

Мазмуни предмети адабиётро мақсаду вазифаҳои таълими он дар мактаб ташкил менамояд. Ташаккули маълумоти назарӣ оиди фаҳмидану таҳлил карда тавонистани асарҳои беҳтарини адабиёти милли ва умумиҷаҳонӣ дар хонандагон мазмуни предмети адабиёти мактабиро ташкил менамояд.

Дар «Дастури миллии тайёр намудани кадрҳо» барои ташаккули маънавии ҷавонон Ҷътибори ҳосса дода шудааст. Барои ин мақоми дарси адабиёт ҳамчун санъати сухан бағоят қалон аст. Мо ҳангоми тартиб додани дастури мазкури таълими низ ҳамин нуктаро ба Ҷътибор гирифтем. Бинобар ин дар дастури мазкур ба интихоби асарҳое, ки омӯзиши онҳо дар синф ба назар дошта шудааст, натанҳо ба қимати ғоявии онҳо, балки ба дараҷаи таъсиррасонии онҳо мувафиқи синну сол, ривоҷи ақлии донишомӯзи низ Ҷътибор дода шуд. Инчунин машғулоти асосӣ будани кор дар болои матн ҳангоми таълими адабиёт дар маркази диққат мейистад.

Дар дарсҳои адабиёт асарҳои бадеӣ аз ҷониби муаллим ё донишомӯзон, дар аксар ҳолат мукаммал, баъзан пора-пора хонда ва танҳо дар ҳолати ба матн такя намудан, таҳлил шуданаш лозим аст. Барои ин бештар Ҷътибор ба идроки бевосита аз ҷониби худи донишомӯзон равона шуданаш лозим. Яъне, донишомӯзо натанҳо барои хондан омода сохтан, балки дар вай ҳолати рӯҳӣ-педагогии мунтазам хонда истоданро бедор кардан лозим.

Бо ин мақсад омӯзгорони адабиёт аз услубҳои рангоронги таҳлили асари бадеӣ истифода бурданашон лозим. Сухани омӯзгор — нақл ё сухани муқаддимавии ў дар бораи ҳаёти нависандагӣ ё алоқаи таърихи, ки дар асар инъикос ёфтааст, бо намоиш додани расм, навори видео ё кино, воситоҳои дигар, барои асари бадеиро мукаммал дарк кардани талаба ёрӣ мерасонад.

Хониши намунавии омӯзгор ва хониши донишомӯз дар дарс аҳамияти маҳсус дорад. Ин хониш бояд хониши ифоданок бошад ва ба он пешакӣ тайёри дидан лозим аст.

Дар дарси адабиёт донишомўзонро одат кунонидан ло-
зим аст, ки матнро фаҳмида хонанд, ба задаи мантқиЙ, оҳанг
ва тақтеъ, аломатҳои китобати диққат диханд, дуруст ва бе-
хато хонанд, хонишашон бурро ва равшан бошад.

Омўзгор набояд дар чараёни таҳлили ягон асар оиди ҳамаи
денишомўзони синф як хел хулоса барорад. Вай бояд имко-
ният дихад, ки денишомўзон аз рўи як асари муайян маъ-
ноҳои гуногуни ахлоқИ-эстетикиЙ пайдо намоянд. Барои ин
вай ҳангоми таҳлили ҳар як асари бадей дараҷаи ривоҷи
фаҳмиш, ҳолатҳои руҳии онҳо, инчунин хусусиятҳои таъ-
сирбахши асари бадеиро ба ҳисоб гирад. Ҳангоми таҳлил
эътибори асосиЙ ба нишон додани қимати эстетикии асари
бадей ва идрок намудани он аз ҷониби денишомўз равона
шавад. Танҳо дар он сурат барои ба ҳиссиёти денишомўз
таъсир расонидани дарси адабиёт муваффақ шудан мумкин
аст.

Вазифаҳои тарбиявИ-маърифии фанни адабиёт ва хусуси-
ятҳои синну соли мактабиёнро ба эътибор гирифта, дар син-
фҳои V-IX омӯзиши фанни адабиёт ба ду марҳила — зина
чудо карда мешавад. Эътибор ба пайвастагИ ва бардавомии
байни марҳилаҳо дар маркази диққат нигошта шудааст.

Дар марҳилаи аввал (синфҳои V-VI) ба омӯхтани эҷодиё-
ти шифоҳии ҳалқ, панду андарзҳо, намунаҳои чудогонаи эҷоди-
ёти адабони мумтозу мусоири тоҷик, ўзбек ва адабони маш-
ҳури ҷаҳон, инчунин таҳлил намудани асарҳои чудогона, му-
айян намудани хусусиятҳои жанрии онҳо, такомули фаҳмиши
денишомўзон аз асарҳои хурд то қалонтар эътибори маҳсус
дода шудааст. Бо ин мақсад хусусиятҳои рўҳИ-чисмонии
денишомўзони ин синну сол ба ҳисоб гирифта шуда, асарҳое
интихоб шудаанд, ки онҳо диққати денишомўзонро ба худ
кашила ва ба онҳо дар ташаккули фазилатҳои муайяни ин-
сонИ хизмат менамоянд. Гирд овардани асарҳои интихобшуда
дар доираи мавзӯъҳо ба мақсад мувоғиқ дониста шуд.

Дар чараёни таҳияи дастури мазкур шароити маҳаллии
Ўзбекистон ва дар асоси талаботи он ба роҳ мондани таъли-
ми адабиёти тоҷик ба эътибор гирифта шуд. Пеш аз ҳама
эътибори маҳсус ба адабиёти ғании гузаштаи форсӣ-тоҷикӣ,
ки то имрӯз дар Мовароуннаҳру Хурросон оғардида шудааст
равона шуда, ворисони қонунии ин адабиёт будани тоҷико-
ни Ўзбекистони имрӯза дар назар дошта шудааст. Дар бар-

нома инчунин баробари оварданси асарҳои адабони давраҳои гуногун, ба эҷодиёти адабони мусоир, ки дар қаламрави Ўзбекистон зиндагӣ ба сар бурда, адабиёти бадеи меофаранд, эътибор дода шуда, намунаҳо аз беҳтарин асарҳои онҳо оварда шудааст.

Дар барнома ба робитаҳои деринаи адабии ҳалқҳои тоҷику ўзбек низ диққати маҳсус дода шудааст, ки ин мувоғиқи талаботи ба шароити маҳаллий мувоғиқ гардонидани таълими адабиёт дар мактабҳои тоҷикии Ўзбекистон суратгирифтаааст. Зоро ҳамзистии дӯстона ва муносибатҳои нааздики ду ҳалқ дар тӯли асрҳои зиёд робитаҳои адабии онҳо бо вучуд оварда инкишифу вусъат додааст.

Ҳамаи ин имконият медиҳад, ки ҳангоми таҳияи барномаи мазкур мо онҳоро мувоғиқи рӯҳи тасвир, наздикии услуг, мавзӯъ ва хусусиятҳои забонӣ, рангоронгии жанрҳои адаби чойгир намоем. Дар давоми ин марҳила ҷойгирии асарҳо аз содда ба мураккаб боло меравад. Пайваста ба ин донишомӯзон бо фасоҳати миллии адабиётамон ҳабардор мешаванд. Оиди бâъзе жанрҳои адаби маълумоти назарӣ пайдо менамоянд, зоро матнҳо дар атрофи руқнҳои муайян оварда шудаанд.

Дар марҳилаи дуюм (синфҳои VII-IX) эътибори асосӣ ба тасаввuri муайян пайдо намудани донишомӯzon нисбати як ҳодисаи мукаммали эстетикӣ будани адабиётни миллӣ нигаронида шудааст. Дар ин марҳила асарҳои адаби ба тарзи хронологӣ ҷойгир карда шудааст. Лекин дар он асарҳое интихоб шудаанд, ки дорои қимати эстетикӣ ва дар доираи курси таълими мактабии адабиёт бошанд. Тафовут аз тарзи таълими пешина дар он аст, ки акнун эътибор на ба таърихи тараққӣ-ёти адабиёт, балки дар асоси матнҳое, ки дар асрӯ замонҳои гуногун аз ҷониби намояндагони адабиёт оғарида шудаанд ва барои боло бардоштани ташаккули олами маънавии хонандагон хизмат мерасонад, нигаронида шудааст. Дар асоси қонуниятҳои ба ҳуд хос пайдо шудани асарҳои адабиёти бадеи ҳамчун як намуди санъат ба эътибор гирифта шудааст.

Дар ин марҳила додани маълумотҳои нисбатан мукаммалтар доир ба назарияи адабиёт дар назар дошта шудааст, то ки ҳангоми фаҳмидану таҳлил намудани асарҳои бадеи донишомӯzon доир ба назарияи адабиёт маълумоти коғи дошта бошанд.

Дар синфҳои V-VI оид ба ҳаёт ва роҳи эҷодии адибон маълумоти мухтасар дода мешавад. Ин гуна маълумот аз синфи VII сар карда васеътар шуда, дар синфи IX жеље мукаммал мегардад. Омӯхтани тарҷимаи ҳоли адибон аз як тараф ба дарк кардан мазмуну мундариҷаи асарҳои дар синф омӯхташавандай онҳо хидмат намояд, аз тарафи дигар ҷиҳатҳои ибратангези ахлоқии онҳо ба тарбияи донишомӯзон кўмак мерасонад.

Пайваста бо омӯхтани дурдонаҳои бебаҳои адабиёти ғании мумтозу муосири тоҷик дар дастур беҳтарин асарҳои адибони ўзбек ва адабиёти ҷаҳонӣ низ доҳил карда шудааст. Ба ин васила донишомӯзон аз як тараф, як ҷузъи адабиёти умуми-ҷаҳонӣ будани адабиёти моро дарк намоянд, аз тарафи дигар, бо эҷодиёти адибони гуногуни ҷаҳон ошно мегарданд.

Омӯзгор бояд робитаву ҳамбастагии адабиёти тоҷикро бо адабиёти ҳалқҳои гуногуни олам фаҳмонида, ба донишомӯз умуми-яти адабиёти умумиҷаҳонӣ ва як ҷузъи он будани адабиёти тоҷикро маънидод намояд.

Дар барномаи мазкур барои ҳониши мустақилона дар синфҳои V-VI эътибори маҳсус дода шудааст. Зоро мустақилона ҳондани асари дигари яғон адиб, ки ҳангоми дарс оиди ў маълумот дода шудааст, яке аз воситаҳои ба ҳониши мустақилона ҷалб намудани донишомӯзон мебошад. Ҳар сари ҷанд дар синф оиди асарҳои барои ҳониши мустақилона тавсияшуда сӯҳбат гузаронидани омӯзгор низ мувофиқи мақсад аст. Дар мавриди мувофиқ омӯзгор метавонад, ҳатто яғон асари барои ҳониши мустақилона додашударо дар синф ба ҷои яғон мавзӯи дигар гузарад. Бо ҳамин мақсад дар дастур асарҳо барои ҳониши мустақилона дар синфҳои V-VI нишон дода шудааст.

Дар таълими адабиёт ҳониши беруназсинфи низ аҳамияти бузургро дорост. Зоро танҳо ба туфайли ҳониши беруназ-синфи эътибори донишомӯзон нисбати асари бадеӣ пуркуват мегардад, эътиқоди онҳо нисбат ба қаҳрамонҳои асарҳои бадеӣ мустаҳкам мешавад.

Аз ин рӯ муҳаббат ба адабиёти бадеӣ танҳо бо машгуло-тҳо дар синф ва ҳониши мустақилона маҳдуд нагардида, омӯзгорон дар доираи имкон бояд ба он муваффақ гарданд, ки якчанд асар тавассути ҳониши берун аз синфи аз ҷониби донишомӯзон мутолиа шавад. Доир ба ин масъала дар охири

ҳар як чоряки таҳсил сўхбати умумӣ гузаронида шуданаш мувофиқи мақсад аст. Омӯзгор бояд ҳангоми тавсия намудан барои хониши берун аз синфи китобҳои навро, ки дар ибтидо худаш мутолиа кардааст, тавсия намояд. Ин гуна китобҳо донишомӯзонро ба эҷодкорӣ водор менамояд. Онҳо метавонанд, ба саволҳои худ оиди воқеаҳои ҳаётӣ ҷавобҳои мувофиқ пайдо намоянд.

Дар ҷараёни таълифи дастури мазкур мо кӯшиш кардем, ки дар ҳар синф намуд ва миқдори корҳои ҳаттӣ ва шифоҳири нишон диҳем. Ин намуди кор аз омӯзиши асарҳои бадеъ бармеояд ва ба таҳлили онҳо кӯмак мерасонад. Онҳо донишомӯзонро ба фикрронии мантиқӣ меомӯзонанд, эҳсосоти эстетикии онҳоро ривоҷ медиҳанд, малакаи онҳоро ба таҳлили асарҳои бадеъ ташаккул медиҳанд. Инчунин, корҳои ҳаттӣ ва шифоҳӣ дорои аҳамияти қалони маъриғӣ мебошанд. Ичрои онҳо ба омӯзиши забони модарӣ, ташаккули нутқи ҳаттӣ, аз бар намудани луғатҳои душвор кӯмак мерасонад.

Дар дастур талаботи асосӣ ба донишу маҳорати донишомӯзон дар ҳар синф нишон дода шудааст. Ин талабот дар асоси ба ҳисоб гирифтани ҳусусиятҳои синну солӣ, ҷиҳатҳои таълими-педагогии асарҳои омӯхташудаистода ба вучуд омадааст. Дар муайян намудани талаботи асосӣ ба донишу маҳорати донишомӯзон эътибори асосӣ ба ҳамчун асари санъат дарк кардан асарҳои бадеъ аз ҷониби онҳо равона карда шудааст. Ин талабот аз нишондодҳои Стандарти давлатии таълим ҳам болотар меистад.

Бо мақсади боло бардоштани ташаббускории омӯзгори адабиёт, ба вучуд овардани афкори озод ба ў, инчунин истифода аз маводи кишваршиносӣ маслиҳат дода мешавад, ки 10-15 фоизи маводи дастур аз ҳисоби материалҳои маҳалли иваз карда шавад. Барои ин омӯзгор метавонад шарорити миintaқа ва маҳалро ба эътибор гирифта, асари ба худаш маъқули адабиро бо ягон мавзӯи дигар иваз намояд. Бо ин мақсад вай танҳо дар нақшай солонаи худ дигаргунӣ доҳил намуданаш ва онро Шӯрои педагогии мактаб дар ибтидои соли хониш тасдиқ намуданаш коғист. Инчунин аз рӯи зарурат ва мувофиқи маҳорати омӯзгор миқдори соатҳо дар доираи мавзӯъҳо низ иваз шуданаш мумкин аст.

Дар мактаб омӯзиши адабиёт ба гайр аз дарс бо усулҳои машғулоти факултативӣ, шабнишиниҳои адабӣ, мубоҳиса, во-

хўриҳои адабӣ, маҳфилҳои адабӣ, монтажҳои адабӣ, намоишномаҳои адабӣ, саёҳатҳои адабӣ, анҷумани китобхонон ва шаклу тарзҳои дигар низ сурат гирифтанаш дар назар дошта мешавад, ки ин ҳам ба маҳорати омӯзгор вобаста аст.

Дар дастури мазкур шеърҳо барои аз ёд кардан аз назми мумтоз ва ашъори адабони мусоир дар назар дошта шудааст. Бо ин мақсад номгӯи шеърҳо барои аз ёд кардан оварда шудаанд. Зоро аз бар карданни матни бадеи ба файр аз дорои аҳамияти эстетики ва таърихи доштан, барои мустаҳкам наਮудани қувваи ҳофизаи донишомӯзон фоидабахш аст.

Ҳамин тарик, дар дастури мазкур силсилаи тадбирҳо нисбати ташаккули **инсони комил**, ки дорои афкори мустақил, пайванди зебоӣ, даркунандаи сухани бадеи бошад, тавсия карда шудааст. Аз он эҷодкорона истифода бурдан ба салоҳидиди худи омӯзгорон вобаста аст.

Таълифи китобҳои дарсӣ низ дар якчояти бо маҷмӯаҳо-хрестоматияҳо сурат ҳоҳанд гирифт, ки дар таҳияи онҳо низ ҳамин дастур ҳамчун асос ҳизмат ҳоҳад кард.

Аслиддин ҚАМАРЗОДА,

*Устоди Донишгоҳи Давлатии Самарқанд
ба номи Алишер Навоӣ, Раиси Шӯрои
иљмӣ-услубии забон ва адабиёти тоҷики
Маркази таълими ҷумҳурӣ, Корманди
шоистаи фарҳангӣ Республикаи
Ўзбекистон*

БАРНОМАИ ТАЪЛИМИ АДАБИЁТ

Синфи V (102 соат)

Дарси аввал — **Дарси истиқлол** (1 соат)

Мадҳия — суруди миллии Ўзбекистон. Аз ҷониби Шоирни халқии Ўзбекистон Абдулло Орифов таълиф шудани он. Оҳангоз Мутал Бурҳонов. Ҳар субху шом тавассути радио ва телевизион, инчунин дар маросимҳои тантанавӣ иҷро шудани мадҳияи Ўзбекистон. Маълумот дар бораи дигар рамзҳои давлати Ўзбекистон: Герб, Парчам, Конститутсия — Қонуни Асосӣ. Эҳтиром намудани ин рамзҳо. Аз ёд кардани Мадҳияи Давлатии Ўзбекистон.

Маълумот дар бораи асари бадей (2 соат).

Маълумот дар бораи адабиёт. Аз қалимаи арабии «адаб» гирифта шуда, маъноҳои ҳулқи нек, рафтору кирдори нек, хушодоби, соҳиби шарму ҳаё будан ва гайраҳоро ифода кардани он. Эҷодиёти шифоҳии халқ ва адабиёти ҳаттӣ. Санъати сухан будани адабиёти бадей. Асарҳои назмӣ ва насрӣ.

САВТУ САДОИ СУРУДУ ТАРОНА

Суруд ва хелҳои он (3 соат).

Аз қадимтарин шаклҳои назми халқӣ будани суруд. Оҳангнокӣ дар суруд. Сурудҳои мавсими ва маросими. Иҷроқунандагони он. Сурудҳои алла ва эътибор ба он дар гузашта ва имрӯз. Сурудҳои халқӣ дар бораи шўриши Восеъ.

Чистон (2 соат).

Аз ибораи «чист он?» гирифта шудани чистон. Оид ба воқеа, ҳодиса, ашёҳои гуногун, инсон, ҳайвонот, олами наботот гирифта шудани чистон. Мавқеи чистон дар васеъ намудани ҷаҳонбинии бачагон. Ба тариқи назму наср гуфта шудани чистон. Чистон-масъала. Чистонҳои халқӣ ва китоби.

ДАР ОЛАМИ АФСОНАҲО

Афсона — намуди қадимтарини эҷоди бадей (1 соат).

Маълумот дар бораи афсона ва хусусиятҳои он. Дар афсонаҳо ифода ёфтани олами сеҳрангези инсон, орзуу умеди мардум. Афсонаҳои халқӣ ва китоби. Дар афсонаҳои «Чӯба-

ки сандалворт», «Писари хоркаш», «Савоби нимта нон» ва гайра тасвир ёфтани орзуви ниятҳои гузаштагони мо дар бораи зиндағии гуворо. Инъикоси муборизаи байни қувваҳои некиу бадӣ, равшани тоҷики дар афсонаҳои ҳалқӣ. Таҷассуми муносабати инсон бо табиат ва олами ҳайвонот дар афсонаҳо.

Эрачи тилисмшикан (2 соат).

Баёни мазмуни афсона. Тасвири қаҳрамонию далери, фидокорию событқадамии Эраҷ дар афсона. Ғалабаи Эраҷ аз болои девон ҳамчун тантанаи ақлу заковати инсон ва шучоату далерии он. Қироати порча аз афсона — қисми дуюми он «Шикасти тилисм».

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи муболига.

Шерак (1 соат).

Баёни мазмуни афсона. Дар афсона инъикос гардиданӣ меҳнатдӯстӣ. Ба туфайли меҳнат ва ақлу заковат ғалаба кардани инсон аз болои қувваҳои бадӣ — девон. Шерак — намунаи баланди ҷавони бошуҷоат. Инъикоси сӯҳаббати са-мимии инсон дар афсона. Кор бо луғат.

Хониши мустақилона: Афсонаҳои «Зани ҳунарманд», «Чӯбаки сандалворт», «Кали зирак», «Писари хоркаш».

Ганс Христиан Андерсен ва афсонаи «Қувони ёбой» (2 соат). Маълумот дар бораи Андерсен. Баёни афсонаи «Қувони ёбой». Дар афсона тасвир ёфтани муборизаи байни буҳлу ҳасад ва ростию накӯкорӣ. Тантанаи ғалабаи адолат аз болои ҷаҳолат. Тарғиби хислатҳои нек аз қабили босабри, пуртоқатӣ, нотарсӣ ва далерию шуҷоатнокӣ дар афсона. Қироати порча аз асар.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи сужети асари бадеӣ (1 соат).

Чингиз Айтматов ва афсонаи «Момогавазни чанбаршоҳ» — порча аз повести «Киштии сафед» (2 соат).

Маълумот дар бораи адаб. Баёни мазмуни афсона. Инъикоси муносабати инсон бо табиат дар афсона. Мазаммати хислатҳои ношоями инсонӣ дар асар. Аҳамияти асар дар тарбияи экологии донишомӯзон. Тавсия намудани ҳондани повести «Киштии сафед» ба сифати хониши берун аз синф.

Адаш Истад ва афсонаи вай «Овозаи Рустам» (2 соат).

Маълумот дар бораи адаб. Санъати афсонапардозӣ дар эҷодиёти нависанда. Баёни афсонаи «Овозаи Рустам». Ҳикоятҳои Рустам

ба бачаҳо. Мубориза бурдани Рустам ба мүқобили қувваҳои бади. Муроҷиат намудани суғдиён барои аз душман халос кардани онҳо ба Рустам. Муносибати афсона бо зарбулмасали халқӣ.

Ҳониши мустақилона: Афсонай «Самарқанд дар кучост?».

Нақлу ривоятҳо (2 соат).

Ҳикояти шифоҳии халқӣ будани нақлу ривоятҳо. Дар асоси онҳо қарор доштани образ ва воқеаҳои ҳаёли ва аз ҷониби гӯянда ва шунаванд ҳақиқӣ шуморида шудани онҳо. Дар нақлу ривоятҳо рафтани сухан аз рӯйдодҳои гузашта, ҳозира ва оянда. Аз ҷиҳати мавзӯъ ба якчанд гурӯҳ чудо шудани нақлу ривоятҳо. Ривоятҳо оиди пайғамбарон, шахсони таъриҳӣ, қаҳрамонҳои асотирий, ҷину ачина, деву парӣ, биҳишту дӯзах, ҳайвонот ва паррандагон. Баёни ривоят дар бораи Ҳочаи Хизр.

Ривоятҳо оиди Луқмони Ҳаким (2 соат).

Ҳакими афсонавӣ буда, ба образи бадеи табдил ёфтани Луқмони Ҳаким. Аз рӯи ривоятҳо шахси фозил ва донишманди бузург будани ў. Дар байнин ҳалқ ҳамчун табиби ҳозиқ шӯҳрат доштани Луқмони Ҳаким ва аз дасти ў шифо ёфтани беморони вазнинтарин. Ривоятҳои «Ҳикмат омӯхтани Луқмон», «Луқмони ҳаким дар бораи шинохтани дӯст», «Ривояти шикорҷӣ, ду кабӯтар ва Луқмони Ҳаким». Дар ин ривоятҳо инъикос ёфтани ғалабаи ақлу хирад, донишу ҳунари инсон аз болои хислатҳои бадию баҳили ва золимии шоҳони бедодгар. Ҳурмату эътибори ҳалқ нисбати Луқмони Ҳаким. Қироати ҳикоятҳои дигар оиди Луқмони Ҳаким.

Ҳониши мустақилона: «Пандҳои Луқмони Ҳаким».

Абӯали ибни Сино ва нақлу ривоятҳо дар бораи вай (3 соат).

Маълумот дар бораи Абӯали ибни Сино. Саъю қӯшиши вай барои аз худ намудани илмҳои гуногун. Шӯҳрати Сино ва хислатҳои ҷудогонай вай. Дар онҳо тасвир ёфтани зиракӣ, ҳассосӣ, донишмандӣ, соҳибтадбирӣ барин сифатҳои Ибни Сино. Баёни мазмуни ривоятҳои «Танга дар зери курсӣ», «Бемор, мор ва косаи шир», «Кӯдак ва ангуштариини модар», «Абӯали ва қудунгарони Самарқанд».

Ҳониши мустақилона: «Аҳмади Сомонӣ ва муаллими ў», «Анӯшервон ва вазири вай», «Анӯшервони одил ва пири боғдор», «Гурбаи бемор».

Ҳикояти Фирдавсии Тӯси (аз Зайниддин Восифи) — (2 соат).

Баёни мазмуни ҳикоят. Аз ҷумлаи ривоятҳои дар гузашта дар бораи шахсони номдору баландмартабаи таъриҳӣ боғ-

ташуда будани он. Дар ривоят оварда шудани воқеаи бо «Шоҳнома» рӯйдода. Ҳачвияни шоир дар бораи Султон Махмуд ва оқибати он. Муносабати ҳикояти мазкур бо тарҷуми ҳоли Фирдавси. Навиштани кори хаттӣ аз рӯи ҳикоя.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи ғояи асари бадей (1 соат).

Латифаҳои ҳалқӣ дар бораи Насридин Афандӣ ва Мулло Мушфиқӣ (2 соат).

Маълумот дар бораи латифа. Маънни шӯҳӣ, мутобиба, сухани бозарофатро ифода намудани латифа. Дар адабиёти шифоҳӣ ва ҳатти тоҷик аз қадим вуҷуд доштани он. Мулло Мушфиқӣ ва Насридин Афандӣ ҳамчун қаҳрамонҳои асосии латифаҳои тоҷики. Аҳамияти тарбиявӣ ва ахлоқӣ доштани латифаҳо.

Мушфиқӣ ва Мулло Мушфиқӣ ҳамчун қаҳрамони латифаҳои тоҷики. Баёни латифаҳои «Ин саллаю ҷомаи ман на будааст», «Фақат дар даруни тобут набошед», «Луч гўронед ҳам майлаш», «Дузд ва Мушфиқӣ».

Қаҳрамони бисёре аз латифаҳои мардуми Шарқ будани Насридин Афандӣ. Рангкоранг будани мавзӯъ ва мундариҷаи латифаҳои Афандӣ. Дар латифаҳои Афандӣ тасвир ёфтани доногӣ, ҳозирҷавобӣ ва заковатмандии ў. Баёни латифаҳои «Масъала ранги дигар мегирад», «Моҳ манфиатнок аст, ё Офтоб».

Барои хониши мустақилона тавсия намудани латифаҳои ҳалқӣ.

Ҳикоятҳо аз «Рисолаи дилкушо»-и Убайди Зоконӣ (3 соат).

Маълумот дар бораи адиб. Баёни ҳикоятҳо аз «Рисолаи дилкушо». Ба латифаҳои ҳалқӣ монанд будани онҳо. Дар ин ҳикоятҳо танқид ва ё ҳаҷв карда шудани унсурҳои ношоёни аъзоёни чамъият. Кор бо лугат.

Абдулсаҳом Дехотӣ — ҷамъқунанди латифаҳои ҳалқӣ (2 соат).

Маълумот дар бораи Абдулсаҳом Дехотӣ. Латифаҳои ҳалқӣ аз ҷумла, мардуми Самарқандро ҷамъ карданӣ вай. Баёни латифаҳои «Хайрият, ки шутур ба бомат набаромадааст...», «Ёқубаком калон-ми, губур?», «Не-е хобашон бурдагист!», «Равғанҳарии ширини». Қаҳрамони ин латифаҳо ва хислатҳои хандаовари онҳо.

Барои хониши мустақилона фармудани дигар латифаҳои ҳалқӣ.

САЁХАТ БА ОЛАМИ АХЛОҚУ ОДОБ

Зарбулмасал ва мақолҳо — дурдонаҳои панду ҳикмат (2 соат).

Хусусиятҳои асосии зарбулмасал ва мақолҳо. Дар зарбулмасал ва мақолҳои халқӣ инъикос ёфтани ақлу заковати инсонӣ ва тарзи тафаккури онҳо. Бо ибораҳои рехта ва хеле мӯъҷаз ифодаёбии онҳо. Ба сухани гӯянда обу ранги бадеи баҳшиданӣ зарбулмасал ва мақолҳо ва мавқеи онҳо дар ифодай фикру ахлоқи гӯянда. Мавқеи зарбулмасалу мақолҳо дар асарҳои бадеи. Аҳамияти зарбулмасал ва мақолҳо дар тарбияи рӯҳӣ-маънавии инсон. Маънидод намудани якчанд зарбулмасал ва мақолҳо.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи маҷоз (1 соат).

Зарбулмасал ва мақолҳо дар ҳикоёт ва тамсилот (4 соат).

Мутолиа, маънидод ва дарёфт кардани зарбулмасалу мақолҳо дар ҳикоётҳои «Зоф ва Кабк», «Ба сухан аблაҳ мегиранд...», «Бе пир марав...», «Дурӯғи маслиҳатомез...», «Душмани доно...», «Тухмдузд — шутурдузд мешавад». Ташкили кори хатти дар доираи мавзӯй.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи тамсил (1 соат).

Панду андарзҳо (3 соат).

Панду андарзҳо ҷузъи муҳими афкори панду ахлоқӣ. Аҳамияти панду андарзҳо дар ташаккули шахсият ва маънавияти инсон. Муносибатҳои асосии байниҳамдигарӣ ва ҷамъияти одамонро фаро гирифтани панду андарзҳо ва ба тарбияи инсони комил нигаронида шудани онҳо. Дар адабиёти тоҷик решав қадимӣ доштани осори панду андарзӣ ва дар онҳо тарғиб ёфтани ахлоқи нек ва накӯҳиши ахлоқи бад. Мутолиа ва маънидод кардани як қатор панду андарзҳо аз осори адибони мумтоз. Мавзӯй ва мазмуни манду андарзҳои Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Носири Хисрав, Саъдии Шерозӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ.

Барои мутолиа ва ҳифз кардан супоридани панду ҳикматҳо.

«Пирӯзинома» — маҷмӯи панду андарзҳо (2 соат). //

Маълумот дар бораи «Пирӯзинома»-и Ибни Сино. Ҳамчун маҷмӯи панду андарзҳо бо супориши подшоҳи Сосониён Хусрави Анӯшервон аз тарафи вазири ў Бузургмehr оғарида шудани он ва бо номи «Андарзи Хусрави Анӯшервон» шӯҳрат ёфтани асар. Назар ба маълумотҳо аз ҷониби Ибни Сино аз забони паҳлавӣ ба тоҷикий тарҷума шудани он. **Ба**

тарзи саволу ҷавоб иншо гардидани асар. Дар «Пирӯзинома» таргигарди дар зарурати илму хунаромӯзи ва дигар хислатҳои ҳамидаи инсонӣ. Мазаммат гардидани хислатҳои бад.

Мутолиаи асар. Маъниидод кардани порчаҳои чудогонаи он. Кор бо лугат. Ҳифз кардани порчаҳо аз асар.

Абулқосими Фирдавсӣ ва гуфтори ўандар ситоиши хирад (3 соат).

Маълумот дар бораи Абулқосими Фирдавсӣ. Қироат ва маъниидод намудани «Гуфтор андар ситоиши хирад» аз қисми муқаддимавии «Шоҳнома». Тасвири зарур будани илму донишомӯзи ва аҳамияти он дар ҳаёти инсон. Аҳамияти илму дониш дар рӯзҳои мо ва пойдор будани ғояи гуфтори шоир андар хирад.

Ҳифз кардани порчаҳо аз «Гуфтор...» Кор бо лугат.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи маснавӣ (1 соат).

Носири Ҳусрав ва тамсили ў «Үқоб» (2 соат).

Маълумот дар бораи адаб. Қироат ва маъниидоди шеъри «Үқоб». Шарҳи калимаҳои душворфаҳми шеър аз рӯи фарҳанг. Ба наср баргардонидани шеър ва муайян кардани зарбулмасал дар он.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи вазни ҳичро ва арӯз (1 соат).

Абдураҳмони Ҷомӣ ва панду ҳикматҳои ў (3 соат).

Маълумот дар бораи адаб. Мавқеи панду қикматҳо дар эҷодиёти Абдураҳмони Ҷомӣ. Мавзӯъ ва мундариҷаи онҳо. Панду ҳикматҳои Ҷомӣ дар таърифи сухан, китоб, мактаб, таълимомӯзи, хушхатӣ ва дигар унсурҳои маърифати инсонӣ.

Хониши мустақилона: ҳикоятҳо аз «Баҳористон». Аз ёд намудани панду қикматҳои адаб.

Ҳикояти касби адаб кардани Беҳрӯз аз маснавии «Беҳрӯзу Баҳром»-и Камолиддин Биной (3 соат).

Маълумот дар бораи Камолиддин Биной ва достони ў «Беҳрӯзу Баҳром». Мутолиа ва баёни ҳикоят аз достон. Дар ҳафтсолагӣ ба мактаб рафтани Беҳрӯз ва майли хониш кардани ў. Баъд сӯи мадраса (мактаби оли) рафта, тамоми илмҳои замонаро аз худ кардани вай. таърифи китоб ва китобдӯст дар ҳикояти овардашуда. Нақли ҷавоби писари баққол ва подшоҳ.

Ба наср баргардонидани ҳикоят ва ҳифз намудани порчае аз он.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи қофия ва радиф (1 соат).

Китобҳои Ҳусайн Вонзи Кошифи — асарҳои панду ахлоқӣ (3 соат).

Маълумот дар бораи Ҳусайн Вонзи Кошифи. Инъикос гардиданӣ ақлу заковати ў дар китобҳои «Ахлоқи Мӯҳсинӣ», «Анвори Суҳайли», «Асрори Қосимиӣ», «Оинаи Сикандариӣ». Дар асоси «Калила ва Димна» ном афсонаи қадимаи ҳинд навишта шудани «Анвори Суҳайли». Дар тамсил ва ҳикоятҳои гуногун тасвир шудани ахлоқи неки инсонӣ. Баёни ҳикоятҳои «Оқибати ҳасуд», «Марди сайёҳ». Таърифи ҳалолӣ, поктинатӣ дар ҳикояҳо.

Кор бо лугат. Ташкили кори мустақилона.

Муҳаммад Авғии Бухорӣ ва «Ҷомеъ-ул-ҳикоёт»-и вай (2 соат).

Маълумот дар бораи адиб. «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт» — маҷмӯаи ҳикоятҳои тарбиявӣ-ахлоқӣ. Инъикоси хислатҳои гуногуни инсонӣ дар ҳикоятҳои маҷмӯа. Баёни ҳикояти «Заргар ва Начҷор». Дуздидани Заргар ва Начҷор бутро. Фиреб доддани Заргар Начҷорро. Дар ҳикоят инъикос ёфтани хиёнат ба дӯсти.

Кор бо лугат. Ташкили кори мустақилона аз рӯи матн.

ИМОН ВА ЭЪТИҚОД

Ҳадис (3 соат)

Маълумот дар бораи Исмоили Бухорӣ ва илми ҳадис. Дар асари Исмоили Бухорӣ «Ал-адаб – ал муфрар» («Дурдонаҳои адаб») ҷамъ оварда шудани ҳадисҳои Муҳаммад (а.с.) пайғамбар. Дар ҳадисҳо батарзи ҳикоятҳои мӯъҷази воқеӣ ифода ёфтани зарурияти нигоҳ доштани ҳурмати падару модар, раҳму шафқат ва некиу неқӯкорӣ ба мардум, соҳиби имону эътиқод будан, нигоҳ доштани ҳисси меҳру садоқат ба дӯстон ва дигар хислатҳои ҳамидаи инсонӣ. Пос доштани хотираи Исмоили Бухорӣ ва эҳтиром нисбат ба ў дар замони мо. Бунёди мақбараи Исмоили Бухорӣ дар Самарқанд ва зиёратгоҳи оламиён гардидани он.

«Чаҳор китоб» — маҳзани имону эътиқод (3 соат).

Имон ва эътиқод ҳамчун арзишҳои миллиӣ. Шӯҳрати «Чаҳор китоб» дар байни мардуми Мовароуннаҳру Ҳурсон

ҳамчун китоби дуюм байди «Куръон». Асосҳои шариатро ба тарики мӯъҷазу дилпазир дар чаҳор қисми алоҳида фаро гирифтани он. Дар «Чаҳор китоб» инъикос ёфтани афкори динӣ, илми, бадей ва фарҳангии мрдуми мо. Як намунаи пандномаи басо ҷолиби назмию насрӣ будани ин асар. Аҳамияти китоб дар ташаккули маънавият ва маърифати хонандагон. Қироат ва маънидоди порчаҳо аз фасли «Дар баёни маърифати имон», «Панду ҳикматҳо».

Ҳифз намудани порчаҳои шеърии асар. Кор бо лугат.

Шугунҳо (2 соат)

Мактаби бузург будани таҷрибаи рӯзгор. Мавқеи шугунҳо дар байни мардум ҳамчун панду ҳикмат ва зарбул масалу мақолҳо. Дар шугунҳо инъикос ёфтани ҷузъҳои ҳаёт, ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, эҳтироми анъанаҳои ниёғон. Ба вуҷуд омадани шугунҳо вобаста бо урғу одат ва арзишҳои милли. Мутолиаи шугунҳои дар китоби дарсӣ овардашуда. Мутобиқати шугунҳо ба ҳаёти замони мо.

Ҳифз намудани шугунҳо. Навишта гирифтани шугунҳо аз қалонсолон.

БИҲИШТ — ЗЕРИ ҚАДАМИ МОДАРОН

Модар ва таърифи вай дар адабиёти бадей (2 соат).

Эраҷ Мирзо ва «Модарнома»-и вай. Инъикоси муҳаббати модар ба фарзанд дар шеърҳои «Модар», «Муҳаббати модар», «Дили модар». Қироати ин шеърҳо. Аҳамияти ин шеърҳо дар тарбияи донишомӯзон нисбати пос доштани меҳри модар.

Ҳифз кардани шеъри «Модар».

Лоик Шералий ва шеърҳои ба модар бахшидаи ў (3 соат).

Маълумот дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти шоир. Қироати шеъри «Насиҳати модар». Баёни мазмуни шеър. Ифоданок хондани шеъри «Ту монанди замин танҳо!». Моҳияти шеърҳои дар таърифи модар навиштаи Лоик.

Ҳифз намудани шеърҳои ба модар бахшида.

Ўткур Ҳошимов ва ҳикояҳои дар васфи модар навиштаи вай (2 соат).

Маълумот дар бораи адиб. Ҳусусиятҳои тарбияви-ахлоқи доштани асарҳои нависанда. Ба модар бахшида шудани қиссаи «Корҳои дунё» ва як қатор ҳикояҳои адиб. Дар ҳикояҳои

«Оқибат» ва «Нон» тасвир ёфтани овони бачагии нависанда.
Мутолия ва баёни ҳикояҳо.

Ташкили кори мустақилона: навиштани кори хатти дар
мавзӯи «Модарам — чону дилам».

ТО ТАВОНӢ ДЎСТОНРО ГУМ МАКУН

**Дўстии Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ — дўстии
беҳамто** (3 соат).

Аҳамияти дўсти дар ҳаёти инсон ва ҷамъият. Мавқеи дўсти ва садоқат дар шароити истиқлоли милли. Дўстии Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ. Муносибатҳои устоду шогирдона байни ду адаби мумтоз. Самараҳои бузурги ин дўсти дар ривоҷу равнақи илму фан ва санъату адабиёт. Мавзӯъ ва мундариҷаи асари Алишер Навоӣ «Ҳамсат-ут-му-таҳайирин». Мутолиаи ҳикоятҳо аз ин асар. Баёни «Ёддошти Восифи дар бораи ҳамсӯҳбат шудани Қозизодаи Си-истон бо Навоӣ ва Ҷомӣ».

Кор бо луғат.

Хонии мустақилона: Марсияи Навоӣ ба вафоти Ҷомӣ.

Дар оинаи дўст гирифтан (аз «Қобуснома»)-и Кайковус (2 соат).

Маълумот дар бораи Үнсурулмаолии Кайковус ва асари ў «Насиҳатнома». Ҳамчун «Қобуснома» шӯҳрат доштани ин асар. Мутолиа ва маънидоди боби «Дар оини дўст гирифтан». Таҳлили ҳикоятҳои ба дўст баҳшидашудаи асар ва таҳлили он дар ҳаёти имрӯза

Саъдии Шерозӣ. «Гили хушбӯй» (2-соат)

Маълумот дар бораи Саъдии Шерозӣ ва эҷодиёти ў. Қироати шеъри «Гили хушбӯй». Дар шеър маҷозан тавсиф шудани дўстиву рафоқат бо одамони хуб.

Хифз кардани шеър. Кор бо луғат.

Болта Ортиқов «Нони Самарқанд» (2 соат). ↗

Маълумот дар бораи Болта Ортиқов ва китобҳои барои бачаҳо навиштаи вай. Баёни ҳикояи «Нони Самарқанд» бо тақмилу таҳrir дохил шудани ин ҳикоя дар «Достони Самарқанд». Дар ҳикоя тасвир ёфтани қадри нони Самарқанд пайваста бо дўстиву рафоқат. Иззату икроми меҳмон нишонаи ахлоқи хуб. Ҳабиба дуҳтари меҳнатдӯст. Ба туфайли

дўстиаш бо Қосим боз ҳам шўхрат ёфтани нонвои Самарқанд.

Навиштани кори хатти дар асоси матни ҳикоя.

Хониши мустақилона: Барот Бойқобилов, манзумай «Мехрнома».

АСРОРИ ОЛАМИ БАЧАГИ

Убайд Рачаб — шоири бачагон (3 соат).

Маълумот дар бораи адиб. Мавзӯй ва мундариҷаи шеърҳои Убайд Раҷаб. Тасвири одамони меҳнативу ҳунарманд дар шеърҳои адиб. Мувофиқи ҳусусиятҳои синну соли бачагон навишта шудани шеърҳои Убайд Раҷаб. Қироати шеърҳои «Модарам», «Нони гарм». Дар ин шеърҳо ифода ёфтали эҳсосоти бачагон.

Ҳифз кардані шеърҳои Убайд Раҷаб.

Аминҷон Шукӯҳӣ. «Об аз кучо меояд?» (2 соат).

Маълумот дар бораи Аминҷон Шукӯҳӣ. Офаридаи хислатҳои бачагон дар қиссаҳои «Об аз кучо меояд», «Асаду Самад», «Боги шакарханд». Тасвири меҳнатдӯстӣ, рӯчӯи бачаҳо ба илму дониш дар асарҳои адиб. Баёни порчаи «Моҳи Асад» аз қиссаи «Об аз кучо меояд?». Муносибати Асаду Самад ба табиат. Аҳамияти қисса дар тарбияи экологии бачагон.

Ташкили кори мустақилона.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи портрети асари бадеи (1 соат).

Faғур Ғулом. Саргузашти бачаи шум. (2 соат). ?

Маълумот дар бораи Faғur Ғулом ва асари вай «Бачаи шум». Баёни порча аз асар. То андозае характеристи ҳасбиҳоли доштани қисса. Тасвири ҳаёти бачагон ва муносибати онҳо нисбат ба шахсони золим дар асар. Бебақо будани дурӯғгӯй ва зарари он. Лаҳзаҳои хандаовари асар.

Хониши мустақилона: Тавсия намудани мутолиаи қисса ҳамчун маводи хониши берун аз синф.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи характеристи бадеи (1 соат).

Нодар Думбадзе. «Ношукур» (2 соат).

Нодар Думбадзе адиби маъруфи асари XX. Мавзӯй ва мундариҷаи асарҳои вай. Аз ҳаёти бачаҳо, мушоҳидаҳои онҳо нисбати ҳаёт ҳикояя кардані як қатор асарҳои адиб. Баёни

мазмуни ҳикояи «Ношукр». Муносибати фарзандонаш нисбати пирамарди садсола Гудули ва таъсири он ба писараки ҳамсоя Уча. Сабаби «Ношукр» номида шудани ҳикоя.

Кори мустақилона: навиштани кори хатти аз рӯи матн.

ДАР ОФЎШИ ТАБИАТ

Кадом чонваронро медонед? (Аз китоби «Мурғони сұхангўй») – (2 соат).

Баёни мазмуни ҳикоя. Муносибати Салиму Ҳалим ба олами паррандагон. Бо Бобои Камол назди паррандашинос рафтани онҳо. Аз вай доностани номи як қатор паррандаҳо ва хусусияти онҳо. Эҳтиёт кардани паррандаҳои ноёб – вазифаи ҳар як ҳурду қалон буданаш. Дар боту дашту кўҳҳои диёрамон мавҷуд будани олами нотакрори набототу ҳайвонот ва чонварони нодир. Дўсти одамизод будани паррандаҳо.

Кори мустақилона: мутолиаи матн, навиштани кори хатти оиди табиати диёр.

Саёҳат бо ҳамроҳии омӯзгорони таърих, чуғрофия, биология ба мавзеъҳои гуногуни диёр – огуши табиат.

Робитаи байни фанҳо (вобаста ба ҳамаи мавзӯъҳо). Забони тоҷики: маълумот дар бораи мубтадо ва хабар, инчунин дигар аъзоҳои пайрави чумла; маънои аслии ва маҷозии қалимаҳо. Таърих: оиди таърихи ҳалқҳои Ўзбекистон; солномаи истиқдоли Ўзбекистон. Мусиқӣ: Мадҳияи Ҷавлатии Ўзбекистон. Биология ва экология: ҳифзи табиати диёр, олами наботот ва ҳайвоноти он.

Чамъи соатҳо:

Барои омӯзиши асарҳо – 82 соат.

Барои инкишофи нутқи мураттаби хатти ва даҳони – 12 соат.

Барои хониши берун аз синф ва сўҳбат оиди асарҳои мустақил мутолиашуда - 4 соат.

Такрор – 4 соат.

МАТНҲО БАРОИ АЗ ЁД КАРДАН

Сурудҳо (мувофиқи интихоби муаллим).

Зарбулмасал ва мақолҳо (интихобан).

Панду ҳикматҳо аз «Чаҳор китоб» ва шоирони мумтоз.

Чистонҳо (интихобан).

Абӯабдулло Рӯдакӣ. То ҷаҳон буд аз сари одам фароз.

Абӯшакури Балҳӣ. Ба ҳангоми барною кӯдакӣ.

Хофизи Шерозӣ. Дараҳти дӯстӣ биншон.

Эраҷ Мирзо. Модар.

Садриддин Айни. Саҳаргоҳон.

Лоиқ. Модар.

Ҷонибек Қувноқ. Ман Ватан дорам.

Салим Кенча. Фарзандон.

Акбар Пирӯзӣ. Нони осиё.

Паймон. Забони барқу борон.

Абдулло Субҳон. Наврӯзӣ.

Озармеҳр. Дунёи меҳр.

АСАРҲО БАРОИ ХОНИШИ

БЕРУН АЗ СИНФ

Афсонаҳои халқии тоҷик.

Бародарон Гримм. Афсонаҳо.

Чингиз Айтматов. Киштии сафед.

Адаш истад. Ҷароги сеҳрнок.

Аминҷон Шукӯҳӣ. Об аз кучо меояд.

Таронаҳои Самарқанд.

Фолклори Бухоро.

Болта Ортиқов. Бачаҳои лолазор.

Убайд Раҷаб. Ҳӯшай гандум.

Faфур Гулом. Бачаи шум.

Қаҳқашони орзу (Маҷмӯаи дастҷамъӣ).

Нодар Думбадзе. Ман, бибиам, Илико ва Илларион

ТАЛАБОТИ АСОСӢ БА ДОНИШ ВА МАҲОРАТИ ДОНИШОМӮЗОНИ СИНФИ ПАНҶУМ

Донишомӯзон бояд донанд:

- муаллиф ва асари хондашуда;
- мазмуни муҳтасар ё сужети умумӣ, инчунин қаҳрамонҳои асосии асари хондашуда;

— рафти ҳодисаю воқеаҳои муҳим, лаҳзаҳои асосии асари бадей;

— мағхумҳои муболига, назму наср, мисраъ, байт, қофия, радиф, муколима (диалог) ва гайра;

— хусусиятҳои асосии жанрҳои эҷодиёти шифоҳии ҳалқ; афсона, суруд, чистон, зарбулмасалу мақол.

Донишомӯзон бояд тавонанд:

— дуруст, бурро ва тез ҳондани асари бадей (суръати ҳониш дар як дақиқа аз 100-110 калима кам набошад);

— аз асари ҳондашуда лаҳзаҳои асосиро дар мавридҳои даркорӣ ёфта тавонистан;

— муфассал нақл карда тавонистани лаҳзаҳои асари ҳондашуда;

— алоқаманд ё барқарор карда тавонистани ҳодисаю воқеаҳои асари ҳондашуда бо вақту ҳодисаҳои имрӯза;

— фарқ карда тавонистани афсонаи ҳалқӣ ва афсонаи китобӣ;

— дар матни мазкур муайян кардан ва фаҳмонида тавонистани мавқеи муболига;

— донистан ва аз асар пайдо кардани муколама (диалог);

— аз саволу супоришҳои китобӣ дуруст истифода бурда тавонистан.

ТАРЗИ КОРҲОИ ХАТТИ ВА ШИФОҲИ, САНЧИШ БО УСУЛИ ТЕСТ АЗ АДАБИЁТ БАРОИ СИНФИ ПАНЧУМ

Ҳониши дурусту ифоданоки матн.

Аз ёд кардани матнҳои алоҳида ва ифоданок ҳондани онҳо.

Тартиб додани нақшаш соддай асари бадей.

Нақли матнҳо бо тартиби муайян: хатти ва шифоҳи.

Мухтасар нақл карда тавонистани асари эпикӣи характеристери ҳикоятӣ дошта.

Аз рӯи асари ҳондашуда ба қаҳрамони асосии асар характеристикии хатти ва шифоҳи баён кардан.

Дуруст ҷавоб дода тавонистан ба саволҳои тест, ки аз рӯи мавзӯъҳои муайян тартиб дода шудаанд.

Дар шароити мавҷуд будани компьютер ба дастури он доҳил карда тавонистани саволу ҷавобҳои санҷиши тест аз рӯи мавзӯъҳои гузашта.

Синфи VI (70 соат)

ХУШТАР ЗИ КИТОБ ДАР ҖАҲОН ЁРЕ НЕСТ

Китоб — хазинаи маънавият (1 соат).

Китоб — манбаи дониш, хазинаи маърифат, воситаи муҳимтарини омӯхтани ҳаёти инсонӣ. Баъди ба вуҷуд омадани ҳат ва алифбо пайдо шудани китоб. Мавқеи китоб дар таълиму тарбия. Аҳамияти китоб дар тарбияи инсони комил. Робитай китоб ва адабиёти бадеӣ дар инкишофи ҷамъият. Гуфтаҳои адабони мумтозу мусоири тоҷик дар таърифи китоб. Мавқеи китоб дар ҳудшиносии инсон.

БАНИ ОДАМ АЪЗОИ ЯҚДИГАРАНД

Дўстон точи сар (2 соат).

Панду ҳикматҳои ҳалқӣ дар бораи дўсти ва рафоқат. Асоси пандномаҳои паёмбари ислом Муҳаммад алайҳиссаломро ташкил кардани ҳамин мавзӯй. Инъикоси вафодорӣ, ёрию бародарӣ, мӯнису ёвари ҳамдигар будан дар ин пандномаҳо. Қироат в маънидод намудани пандҳо.

Ҳониши мустақилона: мутолия намудани зарбул масал ва мақолҳои тоҷикиӣ; пандҳои паёмбари ислом Муҳаммад алайҳиссалом ва муайян намудани панду ҳикматҳои дар таърифи дўсти, рафоқат ва бародарӣ гуфташуда.

Саъдий Шерозӣ. «Бани одам аъзои яқдигаранд» (2 соат).

Қироати шеъри «Бани одам аъзои яқдигаранд» ва маънидод кардани он. Инъикоси масъалаи дўстӣ, рафоқат ва ҳамдилӣ дар ҳикоят аз порчаҳои шеърии «Гулистон»-и Саъдӣ. Дасти ёри дароз кардан ба мӯҳтоҷон яке аз хислатҳои одамони оличаноб. Аҳамияти дўстиву рафоқат дар замони мо.

Тавсияи шеър барои аз ёд кардан.

Ҳусайн Воизи Кошифи. «Ҳикмати дўстӣ» (2 соат).

Баёни ҳикоятҳои «Фидокорӣ» ва «Ҳикмати дўстӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифи. Дар ҳикоятҳо инъикос ёфтани фидокорӣ, садоқат, ҳамдардию ҳамкорӣ. Аҳамияти тарбиявии ин ҳикоятҳо.

Кор бо лугат.

Хофизи Шерозӣ. «Дарахти дӯстӣ биншон» (3 соат).

Маълумоти мухтасар дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти шоир. Қироат ва таҳдили шеърҳои «Дарахти дӯстӣ биншон...», «Ёри андар кас намебинам». Ифодаи дӯстиву рафоқат дар ин шеърҳо. Ба дарахти боровар монанд кардани дӯсти. Баҳори умр — киноя аз ҷавонӣ. Аз ҷавонӣ дӯстиро пойдору мустаҳкам доштан. Бо касе, ки дӯстӣ оғоз меқунад, онро то абад нигоҳ доштан.

Аҳамияти тарбиявии ғазалиёти Ҳофиз. Асрҳо боз дар мактабҳои кӯҳнаву нав ва замони мо омӯхта шудани эҷодиёти адиб.

Муайян намудани вазни як ғазали адиб. Кор бо луғат.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи киноя (1 соат).

Мирзо Турсунзода. «То ҷавонӣ дӯстонро гум макун» (2 соат).

Мирзо Турсунзода — шоири маъруфи тоҷик. Мавзӯи дӯсти ва рафоқат яке аз мавзӯъҳои асосии ашъори Мирзо Турсунзода. Қироат ва маънидод намудани шеър. Инъикос намудани зарурияти дӯсти дар шеър. Моҳияти тарбиявии шеър.

Тавсияи шеър барои аз ёд кардан.

Назарияи адабиёт: шеър чист? (1 соат).

Хониши мустаҳкамона: шеърҳои дар таърифи дӯстӣ гуфташуда.

Чонибек Қувноқ. «Агар ёрони ту бешанд» (2 соат).

Маълумоти мухтасар дар бораи зиндагиномаи шоир. Қироат ва баёни мазмуни шеъри «Агар ёрони ту бешанд...». Дар шеър ифода ёфтани садоқати дӯстӣ ва мазаммати душмани.

Қироат ва маънидоди шеърҳои «Дӯстонро гум макун», «Чашми ман». Ба тариқи мухаммас тазмин кардани Мирзо Турсунзода аз ҷониби шоир.

Чонибек ҳамчун шоир ва тарҷумон пайвасткунанда ва мустаҳкамкунандай дӯстии халқҳои тоҷику ўзбек.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи тазмин ва мухаммас (1 соат).

ҲОКИ ВАТАН АЗ МУЛКИ СУЛАЙМОН ХУШТАР

Ватан—модар (2 соат).

Ватан — ифтихор ва обрӯю эътибори ҳар як ватандӯст. Модар якто — Ватан якто. Суханҳои ҳикматнок, андарзҳои дар таърифи Ватан ва ватандӯстӣ гуфташуда дар эҷодиёти

шифоҳии халқ ва адабиёти мумтозу мусир. Маънидод кардани баъзе аз онҳо. Супориши онҳо барои аз ёд кардан.

Ривояти «Томарис» (2 соат).

Дар ривоят таҷассум ёфтани орзую омоли халқ дар бораи ҳимояи Ватан. Корномаи Томирис ҳамчун ифодаи муҳаббат ба Ватан. Мутолия намудани порчаҳои ҷудогонай ривоят ва маънидод кардани онҳо. Кор бо лугат.

Хониши мустақилона: ривоят ва афсонаҳои дар мавзӯи Ватан ва ватандӯстӣ гуфташуда.

Ташкили кори хатти дар мавзӯи «Мехри Ватан».

Абӯабдулло Рӯдакӣ. «Васфи Бухоро» (2 соат).

Маълумоти мухтасар дар бораи Рӯдакӣ. Шеърҳои бисёре дар мавзӯъҳои гуногун эҷод кардани адиб. Мавқеи шеърҳои дар васфи Бухоро навиштаи адиб. Қироати шеърҳои «Васфи Бухоро» ва «Ҳар бод, ки аз сӯи Бухоро ба ман ояд». Дар ин шеърҳо инъикос ёфтани ҳисси ватандӯстӣ.

Тавсияи шеърҳо барои аз ёд кардан.

Камоли Ҳучандӣ. «Дар ёди ватан» (2 соат).

Маълумоти мухтасар дар бораи ҳаёти шоир. Бинобар дур аз Ватан афтоданаш дар мавзӯи Ватан шеърҳо эҷод кардани шоир. Қироати шеъри «Дар ёди Ватан» ва маънидод кардани он. Тасвири гарibi ва азоби он дар шеър. Инъикоси ҳисси ватандӯстии шоир дар ин фазал.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи ғазал (1 соат).

Садриддин Айнӣ. «Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик» (2 соат).

Маълумоти мухтасар дар бораи адиб. Дар мавзӯъҳои таърихи дури халқи тоҷик навишта шудани «Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик». Баёни мухтасари асар. Дар он инъикос ёфтани ҳисси ватандӯстии адиб аз ҷониби Темурмалик. Тасвири иштиёқи ёру диёр дар симои Темурмалик. Мутолия намудани порча аз асар. Ташкили кори мутақилонаи хатти.

Тавсияи мутолия намудани «Темурмалик» ва «Исёни Муқаннаъ» барои хониши берун аз синф.

Сотим Улуғзода. «Марғи Ҳофиз» (2 соат).

Маълумоти мухтасар дар бораи адиб. Баёни мухтасари мазмуни ҳикоя. Дар он ифода ёфтани ҳисси ватандӯстӣ, мубориза дар роҳи озодии Ватан. Мазаммати хиёнат ба Ватан дар он. Муайян намудани характеристи қаҳрамони асосии ҳикоя.

Навиштани кори хаттӣ аз рӯи ҳикоя.

Тавсияи қиссаи Сотим Улугзода «Ривояти сүгдӣ» барои хониши берун аз синф.

Лоиқ Шералий. «Ватан сар мешавад аз гаҳвора» (2 соат).

Маълумоти муҳтасар дар бораи шоир. Шинос будани номи ў ба донишомӯзон аз китоби «Адабиёт» дар синфи V. Қисме аз ашъори Лоиқро ташкил кардани шеърҳои дар васфи Ватан ва ватандӯстӣ гуфташуда. Қироати шеъри «Ватан сар мешавад аз гаҳвора». Мағҳуми Ватан дар маънои танг ва васеб. Аз гаҳвора оғоз ёфта, бо оstonаву боми хона, деҳаву ноҳия боло рафта то ба мамлакате, ки дар он кас зиндагӣ мекунад, расидани маънои вай. Ўзбекистон Ватани соҳибистиқоли мо — дар муродифи шеъри Лоиқ, ки Тоҷикистонро Ватани худ доштаву эҳтиром мекунад.

Абдулло Орифов. «Ўзбекистон» (1 соат).

Маълумоти муҳтасар дар бораи маллифи шеър ва шинос будани номи ў ба хонандагон ҳамчун муаллифи Мадҳияи Давлатии Ўзбекистон. Инъикоси истиқдоли Ўзбекистон дар адабиёти бадеӣ, аз ҷумла дар эҷодиёти Абдулло Орифов. Маънои «Ўзбекистон, мо туро ба ҳеч кас намедиҳем!». Қироат ва баёни шеъри «Ўзбекистон» (дар тарҷумаи Саидали Маъмур). Дар шеър ифода ёфтани ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихор аз он.

Тавсияи шеър барои аз ёд кардан.

Халиуллоҳи Халилий. «Ҳадя ба модарон» (2 соат).

Маълумоти муҳтасар дар бораи адаб. Қироати шеър ва баёни мазмуни он. Тасвири эҳтиром намудани модар дар шеър. Баҳри иҷрои як супориши ўз нимишаб то субҳ ҷомии об дар даст истодани фарзанд. Дуои модар. Мурод аз шеър.

Барои хониши мустақилона тавсия намудани шеърҳои «Хитоб ба авлоди Ватан», «Хитоб ба мутаълимини Ҳирот».

Тавсияи шеър барои аз ёд кардан.

Расул Фамзатов. «Догистони ман» — порча аз повест (2 соат).

Маълумоти муҳтасар дар бораи адаб. Муаллифи як қатор шеъру достонҳо будани Расул Фамзатов. Дар онҳо инъикос гардидани мавзузъҳои Ватан, модар, дустӣ ва гайра. «Догистони ман» — китоб дар бораи Ватан. Дар он тасвир ёфтани муҳаббати нависанда нисбат ба Ватан ва одамони он. Дар порчай овардашуда дар кучое набошад, дар ёди Ватани маҳбуби худ будани нависанда. Ҳар як ваҷаб хоки Ватан — беҳтар аз тамоми қасру кошонаҳои дар лиёри дигар буда. Аҳамияти асар дар тарбияи ватандӯстии донишомӯзон.

Тавсияи мутолиаи порчаҳо аз «Догистони ман» барои хониши берун аз синф.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи қаҳрамони асари бадеи (1 соат).

ДОНИШ АНДАР ДИЛ ЧАРОГИ РАВШАН АСТ

Дониш талабу бузургӣ омӯз (2 соат).

Аҳамияти илму дониш дар такомули маънавӣ ва пешрафти зиндагии инсон ва ҷомеа. Мақоми баланди ситоиш ва тарғиби илму дониш дар эҷодиёти шифоҳии ҳалқ ва адабиёти мумтози тоҷик. Қироати намунаҳо аз онҳо. Дар эҷодиёти шоирони мумтоз мавқеи васеъ доштани аҳамияти амалии ва назарии илму дониш барои беҳбудии зиндагии инсон. Сифати асосии инсони комил ҳисоб шудани донишмандӣ аз назари гузаштағон.

Хониши мустақилона: панду ҳикматҳои Фирдавсӣ, Низомии Ганҷавӣ, Саъдии Шерозӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ дар таърифи илму дониш. Аз ёд намудани порчаҳо аз онҳо.

Васфи илму дониш дар эҷодиёти шоирони асри X (2 соат).

Қироат ва таҳлили байтҳои боқимонда аз «Калила ва Димна»-и Рудакӣ, ки дар ситоishi дониш гуфта шудаанд. Дар ин байтҳо бузургдошт шудани донишу хирад дар ҳаёти инсон.

Қироат ва таҳлили мазмuni шаш қитъаи маснавии Абушакури Балҳӣ, ки бо ибораи «Ҳирадманд гуяд» оғоз мешавад. Моҳияти тарбиявии ин байтҳо.

Ситоishi хирад дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ. Кор бо лугат.

Хониши мустақилона: «Гуфтор андар ситоishi хирад» аз «Шоҳнома».

Низомии Ганҷавӣ. «Дониш талабу бузургӣ омӯз» (2 соат).

Маълумоти муҳтасар дар бораи Низомии Ганҷавӣ. Дар эҷодиёти ў мавқеи ҷудогона доштани ақидаҳои панду ахлоқӣ, донишандӯзи. Қироат ва баёни порча аз достони «Ҳафт пайкар», ки бо мисраи «Ҳар ки з-омӯхтан надорад нанг» оғоз мейёбад. Таҳлили образҳои порчай шеъри. Аҳамияти ин гуфтаҳои шоир дар рӯзҳои мо. Кор бо лугат.

Хониши мутақилона: «Ҳайр ва Шар».

Аҳмади Дониш. «Насиҳат ба фарзандон» (2 соат).

Маълумоти мухтасар дар бораи адиб. Аҳмади Дониш — адиби маърифатпарвар. Баёни мазмуни боби «Дар васои фарзандон ва баёни ҳақиқати касбу пешаҳо». Ба омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар даъват намудани Аҳмади Дониш.

Маъни шахси иҷтимоӣ пайдо карда ба мақсадҳои бедории фикри ва тараққиёти Ватан равона гардидани таркиби илму дониш дар эҷодиёти Аҳмади Дониш ва дигар маърифтапарварони замони вай.

Ташкили навиштани кори хаттӣ доир ба мавзӯй. Кор бо луғат.

ЧУН ШАМЬ БОШ, КИ РУШНОЙ БА ҲАМА РАСОНӢ

Саъдии Шерозӣ. «Бүстон» (2 соат).

Маълумоти мухтасар дар бораи «Бўстон»-и Саъдӣ. Аз ҳикоятҳои пандомез иборат будани асар. Образи дарвешон — суфиёни неккор ва ҷавонмардони фидокор дар ин ҳикоятҳо. Қироат ва баёни ҳикояти «Якеро қарам буду қувват набуд». Аҳамияти тарбиявии ҳикояти мазкур ҳамчун дигар асарҳои пандомезонаи Саъдӣ.

Ба наср баргардонидани ҳикояти бо назм навишташуда. Кор бо луғат.

Фазлиддин Муҳаммадиев. «Хиёбони Нодир» (2 соат).

Маълумоти мухтасар дар бораи адиб. Баёни мазмуни ҳикоя. Тасвири образҳои Нодир ва Абдулвоҳидамак. Хислатҳои меҳнатдӯстӣ ва садоқатмандии онҳо. Инъикоси маънои ҳаёти инсон ва боқӣ мондани номи ў баъди ҳаёташ дар асар. Аҳамияти тарбиявии асар.

Кори хаттӣ дар асоси матни ҳикоя.

Хониши мустақилона: ҳикояи «Рӯзи дафни Усто Оқил».

Худойбердӣ Тӯхтабоев. «Кулоҳи сеҳрнок» (2 соат).

Маълумот дар бораи адиб. Худойбердӣ Тӯхтабоев — адиби бачагонаи ўзбек. Баёни мазмуни мухтасари асар. Асоси асарро ташкил кардани саргузашти донишомӯзи синфи шашум Ҳошимҷон. Тасвири нуқсонҳо дар хатту ҳаракати вай.

Мақоми «Кулоҳи сеҳрнок» дар инкишофи хислатҳои қаҳрамони асосии асар. Аҳамияти ғоявӣ-тарбиявии асар дар ташаккули тафаккури бачагони муосир дар руҳи истиқололи милли.

Барои хониши мустақилона тавсия намудани асар.
Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи асари саргузашти (1 соат).

ҲАР КИ НОН АЗ АМАЛИ ХЕШ ХҮРАД

Меҳнат— асоси зиндагӣ (2 соат).

Инъикоси меҳнат ва меҳнатдӯстӣ дар адабиёти шифоҳии ҳалқ. Моҳияти зарбулмасал ва мақолҳои дар ин мавзӯй гуфташуда. Дар афсонаҳои ҳалқӣ тасвир ёфтани ҳаёти мардуми меҳнатӣ. Дар аксар маврид ғалаба карданни меҳнаткаш аз болои мардуми танбалу коргурез. Гарави ободии мамлакат ва фаровонии чомеа будани меҳнат. Панду ҳикматҳои бузургон дар таърифи меҳнат ва меҳнаткаш.

Тавсияи аз ёд карданни зарбулмасал ва мақолҳои дар таърифи меҳнат гуфташуда.

Носири Ҳисрав. «Дар ҳаққи санъатварон» (2 соат).

Маълумоти муҳтасар дар бораи адаб. Баёни мазмуни шеърҳои «Дар ҳаққи санъатварон», «Дар ҳаққи кишоварzon». Тавсиф ва тарғиби ҳунар ва меҳнат дар ин шеърҳо. Муҳаббати шоир ба табақаҳои меҳнаткаш. Инъикоси ин муҳаббат дар шеърҳои ў. Муқобил гузоштани оммаҳои меҳнаткаш ба муфтиҳурон.

Қироати шеърҳо. Ба наср баргардонидани онҳо. Кор бо луғат.

Абдураҳмони Ҷомӣ. «Пири хоркаш» (2 соат).

Маълумоти муҳтасар дар бораи адаб. Инъикоси ҳаёти мардуми меҳнати дар як қатор асарҳои шоир. Баёни мазмуни ҳикояти «Пири хоркаш». Талқини меҳнат чун боиси хурсандию хушбахти, саодату сарбаландии одам дар ин ҳикоят.

Қироати ҳикояти «Шаҳри ва рустой». Доностани қадри меҳнати одам ва инъикоси он дар ҳикоят. Кор бо луғат.

Навиштани кори хатти дар мавзӯй «Меҳнат — саодагаст».

Марк Твен. «Шоҳзода ва гадо» (2 соат).

Баёни мазмуни муҳтасари бобҳои «Мулоқоти Том бо Шоҳзода». Тарзи зиндагии оилаи Том ва машгулияти онҳо. Ба дарбор назди Шоҳзода роҳ ёфтани ў. Инъикоси аҳволи ҳалқи меҳнаткаш дар асар. Муносибати нависандагӣ бо та-

бақаҳои болоии ҷамъият, дар бораи баробар будани ҳуқуқи инсон дар ҷамъият (чи шоҳ ва чи гадо), тасвири ғояҳои олии нависандагӣ дар асар.

Ҳониши мустақилона: бобҳои «Том дар роли асиљозада-ғон», «Ба Том таълим медиҳанд».

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи образи бадеи (1 соат).

ҲУНАР – ДАВЛАТИ ПОЯНДА

Ҳунар аз дониш (2 соат).

Одами соҳибхунар – инсони бофарҳанг. Ривоҷи касбу ҳунарҳо – омили асосии инкишоф ва тараққиёти моддии ҷомеа. Мазмуни васеъ доштани мағҳуми «ҳунар». Шуғлҳои ҷисмонӣ ва ақлиро дар бар гирифтани он. Ривоҷи ҳунарҳо ва тарбияи мутахассисони соҳибхунар – гарави тараққиёти Ўзбекистони соҳибистикъол. Зарбулмасал ва мақолҳои ҳалқӣ, панду ҳикматҳо дар таърифи ҳунар ва ҳунарманд. Аҳамияти тарбиявии онҳо. Аз ёд карданӣ онҳо.

Үнсурулмаолӣ Кайковус. «Андар фурӯтани Ҷонӣ ва афзудани ҳунар» (2 соат).

Маълумоти муҳтасар дар бораи адиб ва китоби ў «Қобуснома». Бахшида шудани яке аз бобҳои он ба афзудани ҳунар. Баёни мазмуни ин боб. Мулоҳизаҳои нависандагӣ дар овони хурдӣ аз худ намудани ҳунар. Гавҳари асиљ будани ҳунар. Аз ҳамаи ҳунарҳо беҳтар будани ҳунари сухан гуфтани. Қироати ҳикоятҳои ҷудогона аз ин боб ва баёни мазмуни онҳо. Кор бо луғат.

Навиштани кори ҳаттӣ дар мавзӯи «Ҳунар – беҳ аз мояни падар».

Назарияи адабиёт: адабиёти ахлоқӣ (1 соат).

Сайдои Насафи. Шеърҳои ба ҳунармандон баҳшидашуда (2 соат).

Маълумоти муҳтасар дар бораи Сайдои Насафи. Дар замони зиндагии шоир инкишоф ёфтани ҳунармандӣ ва эътибори мардум ба он. Аз табақаҳои ҳунармандон будани бисёре аз шоирони ҳамон замон. Сайдои Насафи низ намояндаи аҳли ҳунар. Дар бисёр шеърҳои Сайдо тасвир ёфтани ҳаёти ҳунармандон. Қироат ва баёни шеърҳои «Дар таърифи Ҳоҷа Шафей наққош», «Дар таърифи наҷҷор», «Дар таъри-

Лоик. Мачмӯаи «Хоки Ватан».
Худойбердӣ Тӯхтабоев. «Кулоҳчай сеҳнок».
Расул Гамзатов. «Дофистони ман».
Чонатан Свифт. «Саёҳати Гулливер».
Болта Ортиқов. «Чор ҳикоят».
Китобҳои чопшудаи адибони маҳалли.

ТАЛАБОТИ АСОСИ БА ДОНИШУ МАҲОРАТИ ДОНИШОМӮЗОНИ СИНФИ VI

Донишомӯзон бояд донанд:

- дар алоқаи узвӣ будани воқеа ва қаҳрамонҳои дар асари бадей тасвиршуда;
- хусусиятҳои асосии жанрҳои адабии маснавӣ, достон, ғазал, ҳикоя, қисса ва жанрҳои дигари адабиро, ки дар ҷараёни дарс омӯхта шудаанд;
- хусусиятҳои ба ҳуд ҳоси образи бадей, забони асари бадей, адабиёти ахлоқӣ, қаҳрамони асари бадей барин унсуҳроҳи назарии адабиёт;

Донишомӯзон бояд тавонанд:

- нақл кардани мазмуни асари бадей;
- тавсиф кардани фазилатҳои асосии қаҳрамони асари бадей;
- бошуурона ва буррою ифоданок ҳондани матн;
- соҳтани нақша барои нақли ҳаттӣ ва шифоҳии баёни қаҳрамони асари бадей ва дар асоси ҳамин нақша ҳикоя карда додани матн;
- озодона истифода бурда тавонистан аз китоби дарсӣ ва адабиёти барои хониши мустақилона тавсияшуда.

НАМУДҲОИ АСОСИИ КОРҲОИ ҲАТТИ АЗ АДАБИЁТ ДАР СИНФИ VI

Шифоҳӣ:

- ифоданок ҳондани асарҳои ба жанрҳои гуногуни адабиёти бадей мансуб;
- нақл намудани матни қироатшуда ва муносибат баён кардан оиди он;
- шарҳ дода тавонистани хусусиятҳои ба ҳуд ҳоси қаҳрамонҳои асари бадей;

— фаҳмонидани мафхумҳои назарии адабӣ ва нишон додани мавқеи онҳо дар ифодаи мазмуни асари бадеи.

Корҳои хаттӣ:

— мустақилона ифода карда тавонистани мазмуни асарҳои дар синф ва ё берун аз он хондашуда;

— тартиб додани нақшаи содда ва муракқаби асари хурди эпикӣ ё бобҳои ҷудогонаи асари калони эпикӣ; дар асоси ҳамин нақша баён кардани фикру мулоҳизаҳои шахсӣ;

— навиштани лавҳаҳои адабӣ-бадеи дар заминаи мулоҳизаҳо нисбати ҳаёт, муҳити атроф, мактаб ва гайра.

Синфи VII (70 соат).

Муқаддима (1 соат).

Адабиёти бадеи ва моҳияти он. Адабиёт ҳамчун воситаи тавоно дар тарбияи инсон. Дар шакли назм ва наср таҳаввул ва ташаккулёбии адабиёти бадеи. Аз каломи маънидори равон иборат будани осори насрӣ. Дорои вазну қофия ва санъатҳои бадеи будани назм. Шоир номида шудани эҷодкорони шеър ва нависанда ном доштани оғарандагони асарҳои насрӣ. Ба воситаи образҳои бадеи ба шуур ва ҳиссиёти одамон таъсир расонидани шоиру нависандагон. Ҳаёт ва ҳодиса-воқеаҳои онро ба воситаи сухан акс намудани адабиёт ва аз ин рӯ санъати сухан ном гирифтани он. Дониш ва ҷаҳонфаҳмии инсонро васеъ намудани адабиёт ва барои амиқтар фаҳмидани моҳияти ҳар як ҳодиса кўмак расонидани он. Мавқеи адабиёт дар тарбияи инсони комил дар шароити кунунии истиқлоли милли.

ЭҶОДИЁТИ ШИФОҲИИ ХАЛҚ ВА АДАБИЁТИ ДАВРОНИ ҚАДИМ

Адабиёти шифоҳӣ ва ҳусусиятҳои ба ҳуд хоси он (2 соат).

Омилҳои пайдошавии асарҳои адабиёти шифоҳӣ. Жанр ва навъҳои он. Жанрҳои маъмули адабиёти шифоҳии тоҷик. Мавзӯъ ва мундариҷаи онҳо. Дар асарҳои адабиёти шифоҳӣ ифода ёфтани орзуву умедҳои халқ, ишқу муҳаббат, Ватан, қаҳрамонӣ, меҳнат ва гайра.

«Гӯрӯғли» — эпоси қаҳрамонии халқӣ. Гӯрӯғлисарай дар байни мардуми Осиёи Марказӣ.

Китобҳои халқӣ ва насри ривояти. Маълумот дар бораи китобҳои «Ҳазору як шаб», «Чор дарвеш», «Саёҳати Ҳотам», «Самаки айёр».

«Баёни саргузашти дарвеши аввал» аз «Чор дарвеш». Инъикоси хислатҳои неки инсонӣ: меҳрубонӣ нисбат ба падар ва хоҷар, олиҳимматӣ, саховат, доноӣ, далерӣ, корсозӣ ва меҳнатдӯстӣ дар асар. Мазаммати фиребгарӣ ва номарди. Аҳамияти тарбиявии асар.

Назарияи адабиёт: насли ривояти ва хусусиятҳои он (1 соат).

Адабиёти қадим (4 соат).

Таърихи дуру дароз ва адабиёти бойро соҳиб будани халқи тоҷик. Ба дараҷаи шуурнокӣ ва ҷаҳонбинии одамони қадим вобаста будани адабиёти ин давра. Дар шаклҳои шифоҳӣ ибтидо гирифтани адабиёти қадима.

Маълумот дар бораи устура. Маънии ҳикоят, ривоят, афсонаро соҳиб будани он ва дар шакли ҷамъ «асотир» номида шудани вай.

Асотири Каюмарс (Говмард) ва Йима (Чамшед). Дар асотир ифодаёбии тасаввуроти ҳайратангези мардуми қадим дар хусуси пайдоиши оламу одам ва ашёву ҳодиса-воқеаҳои табиат.

Маълумот дар бораи сурудҳои қадима. Суруди Митра (Мехр). Суруди Ҳаома, суруди Анаҳита ва гайра. Қироат ва маъниидоди порчае аз «Суруди Мехр».

Адабиёти ҳаттии давраи қадим ва намунаҳои он. Дар забонҳои авестоӣ, сугдӣ, портӣ, паҳлавӣ ва гайра иншо шудани адабиёти ҳаттии қадим. «Авасто» — китоби муқаддаси дини зардушти ва кӯҳнатарин намунаи осори таърихӣ, фарҳанги ва адаби. Таълимоти дини зардуштро фаро гирифтани «Авасто». Маълумот дар бораи Зардушт. Муборизаи ду қувваи ба ҳам муқобил — неки ва бадӣ, равшани ва торики, рост ва дурӯғ ҳамчун асоси таълимоти Зардушт. Аҳура маздо (Хурмуз) — ҳудои оли ҳомии тамоми қувваҳои неки дар олам. Аз ҷавҳари палид созмон ёфта, оғаридгори ҳамаи бадиҳо будани Аҳриман.

Давраи пайдоиш ва Ватани «Авасто». Дар «Авасто» дарьват шудани мардум ба ҳаёти муқимнишинӣ. Зарурияти ривоҷ додани деҳқонӣ ва ҷорводорӣ, маҳсусан ғаллакорӣ. Арзиши тарбияви-ахлоқии асар. Шиори «гуфтори нек, рафтори нек, пиндори нек» ва моҳияти он. Мазаммати дурӯғ дар асар. Аҳамияти адабии «Авасто». Готҳо — сурудҳои «Авасто»

ва дар онҳо инъикос ёфтани хислатҳои неки инсонӣ. Ҷашни 2700 солагии «Авасто» ва ба ҳамин муносибат ба забонҳои тоҷики ва ўзбеки тарҷума ва нашр шудани он. Қироати порчаҳо аз асар. «Авасто» ва замонаи мо. Аҳамияти «Авасто» дар ташаккули маънавияти инсони имрӯза.

Адабиёти паҳлавии ашкони ва сосони. Маълумот дар бораи достони «Ёдгори Зарирон» ва манзумай «Дарахти ассурик». Андарзномаи адабиёти паҳлави. Андарзҳои Бузургмehr ва Ҳусрави Анӯшервон. Тарҷумай «Калила ва Димна» ба паҳлави. Аҳамияти адабити паҳлави дар ташаккули адабиёти мумтози тоҷик.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи асарҳои панду ахлоқӣ ва тамсили (1 соат).

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (3 соат).

Тарҷумай ҳоли Рӯдакӣ. Баҳсҳо дар атрофи зодгоҳи шоир ва аз рӯи маълумоти манбаъҳо дар атрофи Самарқанд воқеъ будани деҳаи Рӯдак. Оғози фаъолияти шоирии Рӯдакӣ дар Самарқанд ва ба дарбори Сомониён қашида шудани ў. Нашъунамои эҷодиёти шоир дар дарбор ва унвони Маликушшуаро гирифтани ў. Сабабҳои аз дарбор ронда шудани Рӯдакӣ ва солҳои оҳири умри шоир.

Рӯдакӣ шоири сермаҳсули таърихи адабиёти тоҷик. Мавзӯй ва жанрҳои асосии ашъори боқимондаи шоир. Рӯдакӣ — шоири қасидасаро. Қасидаҳои Рӯдакӣ ва навъҳои он. Таъриҳи сабаби эҷод шудани қасидаи «Бӯи ҷӯи Мӯлиён». Қироат ва маънидоди қасида.

Маълумот дар бораи қасидаи ҳолияи «Шикоят аз пири».

Маснавиҳои Рӯдакӣ. Порчаҳои боқимондаи «Калила ва Димна». Арзи тарбиявии он.

Ақидаҳои панду ахлоқӣ дар осори Рӯдакӣ. Аҳамияти эҷодиёти Рӯдакӣ дар замони мо.

Хониши мустақилона: Р.Ҳодизода, «Бӯи ҷӯи Мӯлиён».

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи санъатҳои бадеи — ташбех, ташхис, истиора ва муболига (1 соат).

Абулқосим Фирдавсӣ (5 соат).

Чараёни зиндагии шоир. Таърихи таълиф ва тақдири «Шоҳнома». Сабабҳои «Шоҳнома»-ро напазирифтани Султон Маҳмуди Фазнавӣ ва ривоятҳо дар ин ҳусус. Манбаъҳои «Шоҳнома». «Шоҳнома» ҳамчун достонҳои асотири, қаҳрамонӣ ва таъриҳӣ.

Достони «Рустам ва Сўхроб». Мазмуни мухтасари достон. Дар достон ифодаёбии муборизаи неки ва бади. Инъикоси макру ҳилагарии қувваҳои бади дар достон. Ифодаёбии андешаҳои ватандўсти, муҳаббати падару фарзанд ва масъалаҳои ҷангу сулҳ дар асар.

Дар шахсияти Рустам ифодаёбии паҳлавони, далери ва хислатҳои олии одами. Сўхроб — паҳлавони бебок vale бетаҷриба. Фирефтаи дасисаҳои қувваҳои бади гардидан ў. Бо хислат ва ҳусусиятҳои nocturni Қобусшоҳ ва Афросиёб вобаста будани сабаби кушташавии писар аз ҷониби падар. Қироат ва маъниидоди порчае аз боби «Кушта шудани Сўхроб аз дасти Рустам».

Образи Гурдофарид дар достон ва муносибати Фирдавси нисбати зан.

Ватанпарвари ва ҳимояи Ватан аз бегонагон ҳамчун ғояи асосии «Шоҳнома». Дар симои қаҳрамони марказии «Шоҳнома» — Рустам ифодашавии ин ғоя. Таҷассуми ақлу идрок, шуҷоату қаҳрамони, тавоною бузургии инсон будани Рустам.

«Шоҳнома» ҳамчун асари тарбияви-аҳлоқӣ. Мақоми бузурги хирад дар асар. Шӯҳрати ҷаҳонии «Шоҳнома» ва арзиши баланди маънавии он дар замони мо.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи жанри ҳамоса ва ҳамосай милли-қаҳрамони (1 соат).

Ҳониши мустақилона: «Достони разми Гурдофарид бо Сўхроб».

Абӯалий ибни Сино (2 соат).

Зиндагиномаи Ибни Сино. Шӯҳрати ҷаҳонии Сино.

Ибни Сино — олим қомуси. Сино — шоир. Мавзӯъҳои асосӣ, мундариҷаи ғоявии осори назмии Ибни Сино. Ҳусусиятҳои ҳасбиҳолии ашъори Сино. Қироат ва таҳлили намунаҳо аз осори Сино.

Назарияи адабиёт: шеърҳои ҳасбиҳолӣ ва жанрҳои ифодаёбии он (1 соат).

Ҳониши мустақилона: ҳикоятҳои ҳалқӣ дар бораи Ибни Сино.

Носири Ҳусрави Кубодиёнӣ (2 соат).

Сарнавишти Носири Ҳусрав. Табаддулоти фикри ва сайри сафарҳои тӯлонии ў. Бозгашт ба Ҳурросон ва таблиғу ташвиқи ақидаҳои мазҳаби исмоили. Солҳои охири умр.

Фаъолияти адабии Носири Ҳусрав. Девони ашъор. Маснавиҳои «Рӯшноинома» ва «Саодатнома» ва асари насрии

«Сафарнома»-ро фаро гирифтани мероси адабии Носири Хусрав.

Танқиди иллатҳои ҷамъияти, зулму золимӣ, шоирони маддоҳ, рӯҳониёни мутаассиб ва ҳимояи манфиатҳои аҳли меҳнат, ташвиқи ҳикмату маърифати илм ва ахлоқи ҳамидаи инсонӣ дар осори шоир. Қироат ва маънидоди шеърҳои «Дар некӣ», «Дар камозорӣ», «Дар ҳаққи санъатварон» ва «Дар ҳаққи кашоварзон». Аҳамияти тарбиявӣ-ахлоқӣ ва маърифатдиҳии ашъори Носири Хусрав.

«Сафарнома»-и Носири Хусрав ва аҳамияти он дар таърихи адабиёти тоҷик.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи жанри сафарнома (1 соат).

Ҳониши мустақилона: порчаҳо аз «Сафарнома».

Умарӣ Хайём (2 соат).

Чараёни зиндагии Умарӣ Хайём. Мусофирати Хайём ба Самарқанд ва оғози шӯҳрати илмии ў. Хайём олими файласуф ва шоири рубоисаро. Ҳусусияти фалсафӣ пайдо карданни жанри рубой дар эҷодиёти Хайём. Инъикоси мақоми бузурги инсон дар рубоиёти шоир. Фояҳои ҳаётдӯстӣ ва риндию майпарастӣ дар рубоиёти ў. Масъалаи зиндагию марг, ғанимат шумурдани вақт, нопойдории оламу одамро фаро гирифтани рубоиёти шеър.

Маҳсули тафаккури эҷодӣ-бадеии олими файласуф будани рубоиёти Хайём.

Қироат ва маънидоди намунаҳо аз рубоиёти Хайём ва ҳифз кардани онҳо.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи вазни рубой ва фарқи он аз дубайти (1 соат).

Ҳониши мустақилона: ҳикояти Низомии Арӯзии Самарқандӣ доир ба Хайём аз «Чаҳор мақола».

Унсурулмаолӣ Кайковус (2 соат).

Маълумот дар бораи Унсурулмаолӣ Кайковус ва таълифи китоби ў «Қобуснома».

«Қобуснома» ҳамчун асари барҷасати панду ахлоқӣ. Масъалаҳои рангоронги зисту зиндагонӣ, таҳсили таълим, ҳудшиноси, омӯзиши қасбу ҳунар, санъату варзиш, ҳурмати падару модар ва ғайраро фаро гирифтани асар.

Қират ва шарҳу маънидоди порчаҳо аз бобҳои «Андар шинохтани ҳаққи падару модар», «Андар пешӣ чустан дар сухандонӣ».

Хониши мустақилона: бобҳои «Андар фурӯтани ва афзуни хунар», «Андар дӯст гузидан ва расми он» аз «Қобуснома». **Низомии Ганҷавӣ** (4 соат).

Зиндагиномаи Низомии Ганҷавӣ. Фаъолияти адабии Низомӣ. Низомӣ — шоири навовар ва эҷодкори «Ҳамса» — асосгузори анъанаи ҳамсанависӣ дар адабиёти Шарқ. Маснавӣ ва достонҳои таркибии «Ҳамса». Мавзӯй ва мундариҷаи онҳо.

«Махзан-ул-асрор» ҳамчун маснавии панду ахлоқӣ. Масъалаи ҳимояи адолати иҷтимоӣ ва тарғиби ахлоқи поки инсонӣ дар достон. Таҳлили ҳикоятҳои «Нӯшервон бо вазири худ», «Сулаймон бо деҳқон», «Достони подшоҳи золим ва марди ростгӯй», «Достони пири хиштзан».

Достони «Ҳусрав ва Ширин». Мазмуни муҳтасари достон. Тавсифи қаҳрамонҳои асосии асар. Муқаммалии обраzi Ширин дар достон: зебогии сурат ва сират, поки, садоқату вафодорӣ нисбат ба маҳбуб, хирадмандӣ ва дурандешӣ, инсондӯсти ва файра. Норасоӣ ва иллатҳои инсонии Ҳусрав: кӯтоҳандешӣ, бетадбириӣ, сустиродагӣ, бевафоӣ нисбат ба маҳбубаи худ Ширин.

Мавқеи Низомии Ганҷавӣ дар адабиёти форсу тоҷик. Ташвири «Ҳамса»-и ў ба достонсароии минбаъда ва ба вуҷуд омадани анъанаи ҳамсанависӣ дар адабиёти мумтози форсу тоҷик ва дигар ҳалқои Шарқ. Низомии Ганҷавӣ ва замони мо.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи достони лирикую эпикӣ ва тасвири романтикаи (1 соат).

Хониши мустақилона: «Достони Султон Санҷар бо пираҳани мазлум».

Ҳусрави Дехлавӣ (2 соат).

Муҳтасари тарҷумаи ҳол. Мероси адабии Ҳусрав. Лирикаи Амир Ҳусрав ва ҷамъоварӣ шудани он панҷ девони ашъор. Фасоҳат ва балофати ғазалиёти шоир. Қироат ва маъни-доди намунаҳо аз ғазалҳои Амир Ҳусрав.

Амир Ҳусрав — нахустин пайрави Низомӣ дар ҳамсасароӣ. Маълумоти муҳтасар дар бораи достонҳои «Ҳамса»-и Амир Ҳусрав.

«Дувалронӣ ва Ҳизрхон» — достонҳои ишқӣ. Тасвири дӯстии ҳиндувону мусулмонон дар достон. Саҳми Амир Ҳусрав дар ривоҷи адабиёти баъдинаи форс-тоҷик. Назира, тазмин ва татаббӯй ба асарҳои Ҳусрав.

Назарияи адабиёт: назира, тазмин ва татаббӯй.

Хониши мустақилона: «Дувалронӣ ва Хизрҳон».

Саъдӣ Шерозӣ (5 соат).

Тарҷумай ҳоли Саъдӣ ва мероси адабии ў. Сайру саёҳатҳои тӯлонии Саъдӣ ва таъсири он ба ташаккули ҷаҳонбинии вай.

Саъдӣ — устоди ғазал. Мазмуну мундариҷа ва самимияту равонии ғазалиёти Саъдӣ. Хизмати Саъдӣ дар инкишофу такомули ғазал ва «паямбари ғазал» унвон гирифтани ў.

Қироат ва маъниидоди ғазали «Эй сорбон».

Машқҳо барои такмили маҳорати ҳониши ифоданок.

«Гулистон» — асари ахлоқии ҷаҳоншумули Саъдӣ. Соҳт ва мавзӯъҳои асосии «Гулистон». Умумият ва монандии мавзӯъҳои «Гулистон» ва «Бӯстон». Баррасии мавзӯи аллу доди подшоҳон дар асар. Ривоҷи ақидаҳои инсонпарваронаи Саъдӣ дар «Гулистон». Таҳлили ҳикоятҳои «Дарвеш ва ҳаҷҷоч ӣбни Юсуф», «Ду бародар», «Дар ахлоқи дарвешон». Дар ҳикоятҳои «Гулистон» ифодаёбии сифатҳои олии ахлоқи инсон дар образи дарвеш. Таҳлили ҳикоятҳои «Дарвешро зарурате пеш омад», «Якеро дӯсте буд», «Подшоҳ ва тоифаи дарвешон». Масоили дигар панду ахлоқӣ дар «Гулистон». «Гулистон» — намунаи олии насри бадеи. Мақоми санъати саҷъ дар асар. Аҳамияти афкор ва осори Саъдӣ дар ташаккули маънавият ва маърифати инсонӣ.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи ғазал, соҳт, мавзӯъ, мундариҷа, забон ва услуби он (1 соат).

Хониши мустақилона: ҳикоятҳо аз «Бӯстон» ва «Гулистон».

Ҷалолиддини Румӣ (2 соат).

Мухтасари шарҳи ҳол. Нақши орифи мумтоз Шамси Табрезӣ дар зиндагӣ ва осори Румӣ. Ғазалҳои худро бо максади зинда гардонидани номи дӯсти қаринаш бо таҳаллуси Шамси Табрезӣ эҷод кардани Мавлонои Румӣ. Маълумот дар бораи «Девони кабир» ва ғазалиёти орифонаи шӯрангезро фаро гирифтани он.

«Маснавии маънавӣ»-и Мавлавӣ — асари бузурги фалсафи-ахлоқии тасаввуғӣ. Ҳикоятҳои ҳалқӣ дар «Маснавии маънавӣ». Тамсил дар «Маснавӣ». Қироат, маъниидод ва шарҳи лугати ҳикоятҳо аз «Маснавӣ».

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи маснавиҳои ирфонӣ (1 соат).

Хониши мустақилона: ҳикоятҳо аз «Маснавӣ» интихобан, бо салоҳиди омӯзгорон.

Убайди Зоконӣ (3 соат).

Ҳаёт ва фаъолияти адабии Убайди Зоконӣ. Убайд шоир ва нависандай тавоно. Маълумот дар бораи осори назмии Убайди Зоконӣ.

Осори насрини Убайди Зоконӣ. «Ахлоқ-ул-ашроф» ва аҳамияти ахлоқӣ-тарбиявии он.

Ҳаёти Убайд. Моҳияти иҷтимоӣ доштани ҳаҷвиёти ў.

«Рисолаи дилқушо» ва соҳти он. Соддагӣ, равонӣ, лаззатбахшии ҳикояҳои рисола ва дар онҳо мавриди ҳаҷву тамасхур қарор гирифтани кору кирдор, аъмолу атвори аҳли табақаҳои гуногуни ҷамъият. Мазаммати дузди, пораҳӯри, фиску фасод, зулму золими дар ин ҳикояҳо. Тасвири ҳаёти қашшоқонаи мардум дар танқиди пешвоёни шариат дар ҳикояҳо.

Қироат ва маънидоди ҳикояҳои «Ҳеч мурғе аз лаклак зирақтар нест», «Саҳв дар кӯза бошад», «Ҷанозаеро мебурданд» ва ғайра.

Ҳамоҳангии ҳикоятҳои Убайд бо латифаҳои ҳалқӣ.

Манзумаи «Мушу Гурба». Мазмун ва ғояи асар. Хислатҳои Гурба ва Муш. Мазаммати хислати фиребгарию зўроварии Гурба. Тарсончакӣ, хушомадгӯй, мағрурии Муш. Робитаи достон бо воқеаҳои замони нависанда.

Хониши мустақилона: ҳикоятҳо аз «Рисолаи дилқушо».

Камоли Ҳуҷандӣ (2 соат).

Зиндагиномаи шоир. Мероси адаби. Тасвири ишқу муҳабbat ва зебогиҳои инсон дар ашъори лирикии Камол. Мавзӯъҳои шикояти иҷтимоӣ ва ёди Ватан дар шеърҳои шоир. Услуби ниgorишoti Камол.

Қироати ифоданок, шарҳи луғат, маънидод ва таҳлили ғазалҳои «Дил муқими кӯй ҷонон...», «Омад даруни дил ғамат...», «Ёраб ин дарди дилу...». Аҳамияти эҷодиёти Камол.

Назарияи адабиёт: санъатҳои маънавӣ (1 соат).

Хониши мустақилона: ғазалҳои Камол интихобан бо салоҳиди омӯзгор.

Ҳофизи Шерозӣ (3 соат).

Шарҳи ҳол ва мероси адабии Ҳофиз. Ҳофиз-- бузургтарин шоири ғазалсаро. Васеъ будани доираи мавзӯоти ғазалиёти Ҳофиз. Шикоят аз замон, танқиди зоҳидон, ақидаҳои риндиву озодандешӣ, дӯстиву рафоқат, некиву нақӯкорӣ дар ғаз-

лиёти Ҳофиз. Мавзўи ишқ ҳамчун мавзўи асосии ғазалиёти шоир. Мавқеи ишқи ирфони ва истифодай оятҳои Қуръону ҳадисҳои пайғамбари ислом дар ғазалҳои ў. Устухонбандии ғазалҳои Ҳофиз ва мустақимияти байтҳои он. Воситаҳои тасвири бадеи дар ғазалиёт.

Қироат, маънидод, шарҳи калимаҳои душворфаҳми ғазалҳои «Сина моломоли дард аст...», «Ин чи шўрест, ки дар даври қамар мебинам», «Биё то гул барафшонему...» ва файра.

Шаклҳои дигари шеъри дар эҷодиёти Ҳофиз.

Шўҳрати ҷаҳонии Ҳофиз.

Назарияи адабиёт: ғазали орифона (1 соат).

Хонииши мустақилона: А.Афсаҳзод «Ҳофизнома»

Ҳусайн Воизи Кошифи (3 соат).

Шарҳи ҳоли адаб. Маълумот дар бораи фаъолияти эҷодии Ҳусайн Воиз. Мавзўи панду ахлоқ — асоси эҷодиёти адаб. «Анвори Суҳайли», «Ахлоқи Мўҳсинӣ», «Рисолаи Ҳотамия», «Футуватномаи Султонӣ» — намунаҳои хуби асарҳои насрори форсу тоҷик.

Соҳт ва мазмуни «Футуватномаи Султонӣ». Инъикоси ахлоқи ҳамидаи инсонӣ дар асар. Қадри устод, вазифа ва муносабати шогирд бо устод. Дар одоби нишастан, сухан гуфтсан, салом додан, ба меҳмонӣ рафтсан ва меҳмон қабул кардан. Аҳамияти панду андарзҳои нависанда дар шароити имрӯза.

Мавзӯй ва мундариҷаи «Ахлоқи Мўҳсинӣ». Дар он акс ёфтани олиҳимматӣ, саҳовату эҳсон, шуҷоат. Воқеи будани андешаҳои адаб. Аҳамияти тарбияви ва эсетикии асар. Таҳдили бо бҳои «Дар ҳаё», «Дар адаб», «Дар ҷидду ҷаҳд», «Дар гайрат».

АДАБИЁТИ ЎЗБЕК

Ёдгориҳои ҳаттии туркӣ (2 соат).

«Навиштаоти Ўрхун ва Енисей» ва «Девони луготит турк» ҳамчун намунаҳои қадимаи ёдгориҳои ҳаттии ҳалқҳои турк-нажод.

Юсуф Ҳос Ҳочиб ва «Кутадғу билиг» («Илми баҳтоваранда»)-и ў. Маълумот дар бораи муаллиф. Моҳияти иҷтимоӣ-сиёсӣ, ҳуқуқи ва ахлоқии асар. Ба «Шоҳнома», «Қобуснома», «Сиёсатнома» шабоҳат доштани асар.

Адид Аҳмад Юғнаки ва «Ҳиббат-ул-ҳақоиқ»-и ў. Маълумотҳо оиди муаллиф. Аз ҳикматҳои чаҳоргона иборат будани асар. Таърихи ёфт шудани асар. Дараҷаи омӯзиш ва нашри асар.

АДАБИЁТИ ҶАҲОН

Муҳаммад Иқбол (2 соат).

Маълумот дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти шоир. Муҳаммад Иқбол — шоири бузурги Ҳинду Покистон. Мавзӯй ва мундариҷаи ашъори шоир.

Таҳлили шеърҳои «Панди боз бо бачаи хеш», «Шоҳин ва Моҳи», «Нағмаи сорбони Ҳичзор». Тарапнуми Ватан, озодӣ, дӯстии бародарӣ, ҳушёрию зирақӣ дар ин шеърҳо.

Таҳлили шеъри «Аз хоби гарон хез». Мазмуни ғоявии шеър. Нисбати истилогарони аҷнабӣ равона шудани қувваи хитобии шеър. Мардуми ҷафодидай миллаташро ба озодию истиқлол даъват кардани шоир. Аҳамияти ашъори Иқбол дар замони мо.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи лирика.

Чамъи соатҳо

Барои омӯзиши асарҳо — 56 соат.

Барои корҳои хаттӣ — 10 соат.

Барои такрор — 4 соат.

МАТНҲО БАРОИ АЗ ЁД КАРДАН

Суруди «Ҳаома яшт» аз «Авесто».

Абӯшакури Балҳӣ. Порчаҳо аз «Офариннома».

Абӯабдулло Рӯдакӣ. «То ҷаҳон буд...», «Бӯи чӯй Мӯлиён ояд ҳаме», «Шикоят аз пири».

Абулқосим Фирдавси. «Гуфтор андар хирад» аз «Шоҳнома». Порчаҳо аз достонҳои ҷудогонаи «Шоҳнома» бо салоҳидиди омӯзгор.

Абӯалий ибни Сино. «Куфри чу мане...», «Майли ман бар мунтаҳои...»

Умарӣ Ҳайём. Рубоиёт аз рӯи интиҳоби омӯзгор.

Носири Ҳусрав. «Дар ҳаққи кашоварзон».

Низомии Ганҷавӣ. «Муқоламаи Ҳусрав бо Фарҳод».

Саъдии Шерозӣ. «Гили ҳушбӯй», «Эй сорбон».

Камоли Ҳуҷандӣ. «Дил муқими кӯй ҷонон...», «Омад даруни дил ғамат».

Ҳоғизи Шерозӣ. «Дарахти дӯстӣ биншон», «Ин чи шӯрест, ки дар даври қамар мебинам».

Муҳаммад Иқбол. «Аз хоби гарон хез».

АСАРҲО БАРОИ ХОНИШИ БЕРУН АЗ СИНФ

Баёзи рубоиёт ва дубайтиҳо.

«Чор дарвеш».

«Авасто».

Абулқосим Фирдавсӣ. Достонҳо аз «Шоҳнома».

Ҳикоят ва ривоятҳои ҳалқӣ дар бораи Ибни Сино.

Расул Ҳодизода. «Бӯи чӯи Мӯлиён».

Носири Хисрав. «Сафарнома».

Низомии Арӯзии Самарқандӣ. «Чаҳор мақола».

Унсурулмаолӣ Кайковус. «Қобуснома».

Низомии Ганҷавӣ. «Достони Султон Санҷар бо пиразани мазлум» аз «Хамса».

Амир Ҳусрави Дехлевӣ. «Дувалрони ва Ҳизрхон».

Саъдии Шерозӣ. «Бӯстон», «Гулистон».

Чалолиддини Румӣ. Ҳикоятҳо аз «Маснавӣ» бо салоҳиди омӯзгор.

Убайди Зоконӣ. «Рисолаи дилкушо».

Аълоҳон Афсаҳзод. «Ҳофизнома».

Ҳусайн Вонзи Кошифи. «Анвори Суҳайли».

Асарҳои нашргардидаи адабони тоҷики Ӯзбекистон.

Талаботи асосӣ ба донишу маҳорати хонандагони синфи VII

Донишомӯзон бояд донанд:

— матни асари бадеӣ, ҳусусиятҳои бадеии асари мустақил ҳондашуда, мақсади нависанда, сужет ва муносибати байниҳамдигарии образҳои асар;

— моҳияти асосии унсурҳои назарияи адабиёт: достон, ҳикоя, новеллаҳои хурди адабиёти мумтоз, насли мусаҷҷаҳ, лирика ва ғайра.

— ҳангоми таҳлили асарҳои бадеӣ аз маълумотҳои назарӣ истифода бурда тавонистан;

— фарқ карда тавонистани жанрҳои асари бадеӣ;

— муносибати муаллиф нисбати образҳои дар асар оғаридашуда.

Донишомўзон бояд тавонанд:

- тезу бурро хондани матн пайваста бо сарфа-ҳм рафта-ни жанри он бо талаффузи ифоданок;
- шакли матни бадеиро дигар карда, онро ба тарзи хатти ва ё шифоҳи ҳикоя кардан;
- навиштани иншо дар асоси мулоҳизаҳои худ оиди асарҳои хондашуда;
- тартиб додани нақшай содда ва мураккаб оиди асари хондашуда ва тавсифи аҳрамонҳои он;
- дар асоси ҳамин нақшашо шифоҳи баён карда тавонистани фикр ва навиштани тақриз ё иншо;
- истифода бурда тавонистан аз «Фарҳанги забони тоҷики», «Лугати имлои забони тоҷики», «Лугати истилоҳоти адабиётшиносӣ» ва дигар лугату дастурҳо.

КОРҲОИ ХАТТИ ВА ШИФОҲИ АЗ АДАБИЁТ БАРОИ СИНФИ VII

Шифоҳи:

Қироати тезу ифоданоки матни асари бадеӣ.

Таҳдили мухтасари асари мутолиашуда.

Тартиб додани саволҳо аз рӯи матни омӯхташуда.

Тавсифи образҳои асари мутолиашуда.

Мусоҳиба дар асоси маълумоти китоби дарсӣ ва гуфтаҳои омӯзгор оиди адабон.

Баҳо додан ба асарҳои мустақил хондашуда, кинофильм ва асарҳои дар саҳна тамошо кардашуда.

Корҳои хатти.

Навиштани иншо аз рӯи асари мукаммал ва ё порчай хондашуда.

Навиштани ҷавоби мукаммал ба саволҳои аз ҷониби муаллим додашуда.

Тавсифи образҳои асар.

Навиштани тақриз, иншо оиди асарҳои мустақил хондашуда, филму спектаклҳо.

Синфи VIII (70 соат)

Муқаддима (1 соат).

Инъикоси бадеи ҳаёти халқ дар адабиёт. Алоқаи адабиёт бо ҳаёти иҷтимоӣ. Аҳамияти адабиёти бадеӣ дар инкишофи ҷамъият. Ҳислати ба ҳуд ҳос ва дараҷаи баланди маданияти қадими халқи тоҷик. Инкишофи адабиёти бадеӣ вобаста бо марҳилаҳои тараққиёти ҷамъият. Ҳиссиёти ватандӯстӣ дар адабиёти бадеӣ. Пайдоиш ва инкишофи жанру услубҳои гуногуни адабӣ дар давраҳои гуногун. Инъикоси симои ҳамзамонон дар адабиёти бадеӣ. Адабиёти бадеӣ воситаи асосии ташаккули забони адабӣ. Тамоюлҳои мусбат ва манфии инъикоси бадеии муаммоҳои зиндагӣ дар адабиёт. Ҳақиқати ҳаёти ва ҳақиқати бадеӣ.

Абдураҳмони Ҷомӣ (5 соат).

Марҳилаи ҳаёти Абдураҳмони Ҷомӣ: давраи ҷавонӣ ва таҳсил дар мадраса; таҳсили минбаъда дар Самарқанд; аз ҳуд намудани илмҳои дунёвӣ ва динӣ. Ҷомӣ — яке аз пешвоёни тариқати нақшбандия. Барои мулоқот бо Ҳоча Аҳрори Вали ба Самарқанд омадани ў. Эҳтироми аҳли илму адаб ва арбобони давлат нисбат ба Ҷомӣ то охирги умраш.

Мероси адабии Ҷомӣ ва номгӯи бузургтарин асарҳои ў. Анъанаи ҳамсанависиро инкишофт дода, миқдори маснавию достонҳои онро ба ҳафт расонидани Ҷомӣ.

Таҳлили достони «Ҷусуф ва Зулайҳо». Манбаъ, сужет ва қаҳрамонҳои марказии достон. Ҷусуф — рамзи покии пайғамбарона, хушаҳлоқӣ ва нексиратӣ. Дар образи Зулайҳо таҷассум гардидани суботкорӣ дар роҳи ишқи пок. Мавқеи достони мазкур дар адабиёти форсӯ тоҷик.

Дар пайравии «Гулистон»-и Саъди таълиф шудани «Баҳористон».

Монанди ва фарқияти «Баҳористон» аз асари Саъди дар банду баст, мавзӯъ, мазмун ва услуб. Мақоми ҳикоятҳои аҳлоқӣ, тамсилҳо, латифаҳои халқӣ дар «Баҳористон». Таҳлили ҳикоятҳои «Ҳотами Той ва ятим», «Каждум ва сангпушт»; аҳамияти тарбияви-аҳлоқии ин ҳикоятҳо. Ташкили навиштани кори хатти.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи ҳикоят ва қитъа, мавзӯъ ва ғояи асари бадеӣ (1 соат).

Алишер Навоӣ (3 соат).

Ҷараёни ҳаёт ва эҷодиёти Алишер Навоӣ. Алишер Навоӣ — асосгузори адабиёти мумтози ўзбек. Мавқеи Алишер Навоӣ дар адабиёти тоҷик. Мавзӯъ ва мундариҷа, жанрҳои эҷодиёти бадеии Алишер Навоӣ.

Девонҳои лирикии Алишер Навоӣ. «Ҳазоин-ул-маъонӣ» ва қисматҳои он. Шарҳи фазали «Очмагай эрдинг жамолинг оламоро кошкӣ» ва муносабати Абдураҳмони Ҷомӣ ба ин фазал.

«Девони фонӣ» ва ашъори тоҷикии Навоӣ. Навоӣ — давомдиҳандай беҳтарин анъанаҳои назми мумтози форсӯ тоҷик.

«Ҳамса» ва достонҳои он. Дар «Фарҳод ва Ширин» ифода ёфтани ақидаҳои инсонпарварӣ, меҳнатдӯсти, дӯстии байнин халқҳо.

Тарҷумаи асарҳои Навоӣ ба забони тоҷики.

Шӯҳрати ҷаҳонии Навоӣ.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи анъана ва наவоварӣ (1 соат).

Камолиддин Биной (3 соат).

Шарҳи ҳоли Биной. Мероси адабии шоир. Мавзӯъ ва мундариҷаи онҳо.

Маснавии «Беҳрӯзу Баҳром». Суҷет ва тарзи устухон-бандии асар. Мавзӯъ ва мундариҷаи ғоявии достон. Таҳлили образҳои асосии асар. Дар образи Беҳрӯз ҷамъбаст гардида-ни афкори пешқадами адиб. Аҳамияти тарбиявӣ-ахлоқии маснавӣ. Таҳлили яке аз ҳикоятҳои он.

Зайнiddин Маҳмуди Восифӣ (3 соат).

Ҷараёни зиндагии Восифӣ ва давраҳои он. Мероси адабии нависанда.

«Бадоеъ-ул-вақоء» — намунаи барҷастаи асари ёддошти. Таркиби асар ва услуби таълифи он. Мавзӯъҳои асосии ««Бадоеъ -ул-вақоء»: танқиди шоҳону ҳокимони золим ва нуқ-санҳои ҷамъияти феодали дар асар. Таркиби илму ҳунар ва муносабати Восифӣ ба намояндагони он. Фикрҳои панду ахлоқии нависанда дар «Бадоеъ-ул-вақоء». Дар саҳифаҳои он ҷой дода шудани ашъори парокандай худи Восифӣ. «Бадоеъ-ул-вақоء» ҳамчун сарчашмаи адабӣ ва мавқеи эҷодиёти шифоҳии халқ дар он.

Таҳлили мазмун ва ғояи ҳикояҳои «Беҳзод ва сурати Навоӣ», «Зиёрати Ҷомӣ», «Паҳлавон Абӯсаид ва гӯштин ги-рифтани он бо паҳлавон Муҳаммади Молонӣ»

«Бадоеъ-ул-вақоء» ҳамчун намунаи насрӣ бадеии асрҳои XV-XVI. Ҳусусиятҳои бадеии асар. Забон ва услуби баён.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи ёддошти бадеӣ (1 соат).

Бадриддин Ҳилоли (3 соат). Оғози фаъолияти ў дар замони Навои. Нашъунамои эҷодии шоир дар оҳирҳои асри XV ва аввалҳои асри XVI дар давраи ҳукмронии шайбониён. Сабабҳои ба қатл расонида шудани Ҳилоли.

Мероси адабии Ҳилоли. Ҳилоли — шоирни лирик ва устоди газал. Шӯҳрат ва маҳбубияти ў дар байни мардуми тоҷик ҳамчун шоирни газалсаро. Таҳдили фазалҳои чудогонаи Ҳилоли. Самимияти эҳсосоти ошиқона, соддагӣ, табиият ва равонӣ — хусусияти асосии газалҳои Ҳилоли.

Достонҳои Ҳилоли. Мавзӯъ ва мундариҷаи онҳо.

«Лайлӣ ва Маҷнун» — достони ишқи пок. Мазмуни мухтасар ва тавсифи образҳои асосии асар. Дар образҳои Лайлӣ ва Маҷнун ифода ёфтани ишқи пок, садоқату вафодорӣ, устуворӣ дар роҳи расидан ба мақсад. Баъзе хусусиятҳои фарқкунандай «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Ҳилоли аз достонҳои ҳамноми шоирони гузашта.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи санъати тазод ва мавқеи он дар назми мумтоз (1 соат).

Абдураҳмони Мушфиқӣ (3 соат).

Маълумот дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти адиб. Мавзӯъ ва мундариҷаи асарҳои Мушфиқӣ. Мавқеи ҳаҷв дар эҷодиёти ў. Мушфиқӣ — қаҳрамони латитфаҳои ҳалқӣ.

Шеъри «Тақсими мерос» ва мундариҷаи ғоявии он.

Ақидаҳои иҷтимоӣ-эътиrozии шоир дар шеъри «Шикоят аз зулм».

Таҳдили шеърҳои «Ин вайронаро оташ занам», «Ин замон хун меҳӯрам».

Адабиёти асрҳои XVII — нимаи якуми асри XIX (3 соат).

Характеристикаи доираҳои адабии Бухоро, Ҳўқанд. Инкишоф ёфтани адабиёти дузабонаи тоҷикию ўзбеки. Зиёд шудани майлҳои тасвири реалистӣ дар адабиёти ин давр.

Мавзӯъҳои асосӣ ва мазмуни ғоявии адабиёти ин давр: танқиди нуқсонҳои ҷамъияти, аҳволи вазнини ҳалқи меҳнаткаш, танқиди аҳли ҷоҳ. Инъикос ёфтани мавзӯъҳои мазкур дар эҷодиёти шоирони тараққипарвари ин давр: Бедил, Сайидо, Фитрати Зардӯзи Самарқанди, Гулхани, Ҳозиқ, Маъдан.

Маълумот дар бораи ҳаёт ва фаъолияти эҷодии шоираҳои дузабонаи давр: Нодира-Макнунагӣ, Дилшоди Барно, Увайси.

Хусусияти услуби ва забони назми ин давр.

«Шахрошўб» ва адабиёти ҳунармандӣ. Инкишфои жанри мухаммас дар ин давр.

Сайдои Насафи (4 соат). Зиндагиномаи Сайдо ва мероси адабии ў.

Мавқеи газалиёт ва мухаммас дар эҷодиёти шоир. Дар онҳо инъикос ёфтани таргиби илму ҳунар ва хислатҳои беҳтарини инсонӣ: меҳнатдӯстӣ, накӯкорӣ, рости.

«Баҳориёт» ва мазмуни мухтасари он. Соҳт ва услуби асар. Таҳлили ғоявии образҳои Мурҷа ва Шер. Алоқамандии онҳо бо ҳаёти сиёсию иҷтимоии асри XVII — замони зиндагии шоир.

Санъати бадеи дар эҷодиёти Сайдо. Мавқеи зарбулмасал ва мақолҳои ҳалқӣ дар асарҳои ў.

Шавкати Бухорӣ (2 соат).

Чараёни зиндагӣ ва фаъолияти адабии Шавкат. Муаллифони сарчаашмаҳо дар бораи Шавкат. Шавкат пайрави услуби ҳиндии назм дар Бухоро. Пайравии шоирони навпардози Мовароуннаҳр ба ашъори Шавкат.

Девони калони газалиёт ба мерос гузоштани Шавкат. Ҳусусиятҳои шеърҳои вай. Мазмунҳои ишқӣ, ҳасбиҳолӣ, ахлоқӣ, фалсафи, тасаввуфи, иҷтимоӣ ва монанди инҳоро нозуку дақиқ, образнок ифода кардани шоир. Офариданӣ маъниҳои тозаи шоирона, эҷоди образҳои нави шеъри ва равияни услуби ҳиндӣ — асоси тарзи газалсароии Шавкат. Таҳлили газалҳои «Накардам имтиёз аз сoddагӣ», «Ба гайри шӯъла маро гарм ҷои дигар нест», «Зи оби дидай ман...»

Назарияи адабиёт: услуби ҳиндӣ (1 соат).

Малеҳои Самарқандӣ (2 соат).

Маълумот дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти Малеҳои Самарқандӣ. Мероси адабии Малеҳо.

Тазкираи «Музаккир-ул-асҳоб». Ҳусусиятҳои тазкира дар соҳт ва тарзи маълумотдиҳӣ. Аҳвол ва намунаҳои осори асосӣ шоирони ду маркази адабии Мовароуннаҳр — Бухоро ва Самарқандро фаро гирифтани тазкира. Аҳамияти бузурги тазкираи Малеҳо ҳамчун манбаи ягона барои омӯзиши адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XVII.

Инъикоси вазъи иҷтимоии давр дар тазкираи Малеҳо. Ифодай ақидаҳои эътиrozии муаллиф дар тазкира.

Назарияи ададбиёт: маълумот дар бораи тазкира (1 соат).

Мирзо Абдулқодири Бедил (3 соат).

Зиндагиномаи Бедил. Мероси адабии ў. Тарғиби тояҳои адолатпарварӣ, инсондӯстӣ, маърифатпарварӣ, ахлоқи нек, зидди тассуби дини дар шеърҳои лирикии шоир.

Достони «Комде ва Мадан». Сужети асар. Таҳлили обра-зҳои асосии достон. Ҳусни таваҷҷӯҳи Бедил ба аҳли ҳунар ва ифода ёфтани афкори ў дар образҳои Комде ва Мадан.

Тараннуми тояни дӯстии халқҳо дар достони «Комде ва Мадан». Хотимаи некбинонаи сужети асар ва навоварии Бедил дар мастьала. Маълумот дар бораи услуби баёни Бедил ва забони асарҳои ў. Пайравони Бедил дар Осиёи Марказӣ.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи забон ва услуби асари бадеӣ (1 соат).

Муҳаммадшариф Гулхани (2 соат).

Маълумот дар бораи ҳаёт ва замони зиндагии Гулхани. Муҳити адабии Ҳӯқанди ин давр. Мавқеи Гулхани дар байнӣ онҳо. Гулхани шоири дузабона. Мавзӯй ва мундариҷаи шеърҳои Гулхани. Таҳлили шеъри «Ҳазратам аз гушнагӣ мурдум...»

«Зарбулмасал» ва хусусияти жанриву бадеии он. Мазмуни умумии асар. Ба тарзи рамз, бо забон ва кирдору атвори паррандагон тасвир гардидани тартиботи ҷамъиятии ҳамонвақта дар асар. Муносибати муаллиф ба эҷодиёти шифоҳии халқ. Мавқеи «Зарбулмасал» дар адабиёти тоҷику ўзбек.

Аҳмади Дониш (3 соат).

Зиндагиномаи Аҳмади Дониш. Бо ҳудомӯзи ва қасби камол машғул шуда илму ҳунар омӯхтани Аҳмади Дониш дар ҷавонӣ. Сафарҳои Аҳмади Дониш ба Петербург ва таъсири он сафарҳо ба равшанфикрию маърифатпарварии адаб ва олим.

Мероси адаби ва илмии Аҳмади Дониш. «Наводир-ул-вақоء»— маҷмӯи асарҳои мансури фалсафию иҷтимоӣ, таъриҳӣ, ахлоқӣ, илми ва адабии нависандагӣ мутафаккири маорифпарвар. Таңқиди нодонию ҷоҳилии амалдорони амир дар «Наводир-ул-вақоء». Фикрҳои маорифпарварони Дониш. Сабабҳои асосии ба амир ва надимони ў маъқул наафтодани фикрҳои Дониш.

Аҳамияти адабии «Наводир-ул-вақоء». Забон ва услуби асар. Таҳлили яке аз бобҳои он. Дар асарҳои Аҳмади дониш ифода ёфтани хислати ватандӯстӣ, истиқтолиятҳоӣ. Таъсири тояҳои тараққипарвари Дониш ба ҳамзамонон ва адибои ибтидои асри XX.

Тарчумай ҳол ва мероси адабии Шоҳин. Мавзўи асоси ва мундарицаи ғоявии газалиёти шоир. Ҳусусиятҳои бадеии лирикаи Шоҳин. Таҳлили як-ду ғазали шоир. Ба воситай мавзўи ишқ ва образи ошиқ ифода гардидани оҳангҳои иҷтимоӣ ва ахлоқӣ, муносибати шаҳс ва ҷомеаи инсонӣ, танқиди иллатҳои ҷамъияти дар ғазалиёти шоир. Пайравии Шоҳин бо шоирони пешина дар ғазалсарой.

«Бадоєъ-ус-саноеъ» ва ҳусусиятҳои жанриву шаклии он. Бо услуби рамзию қиноявӣ танқид ва тамасхур гардидани иллатҳои иҷтимоӣ ва ахлоқӣ разили мардуми давр. Навоварии шоир дар ин асар. Алоқамандии ҳодисаву воқеаҳои асар ва шароити замони адиб.

Абдулқодирҳоаи Савдо (2 соат).

Зиндагиномаи адиб. Мероси адабии ў ва бо таҳаллусҳои Савдо ва Бепул эҷод намудани адиб. Мавзӯъҳои асосии эҷодидёти Савдо. Тарғиби илму ҳунар ва танқиди мунофиқон ва риёкорон дар асарҳои савдо. Ҳусусиятҳои ҳаҷви Савдо ва забони асарҳои ў.

Таҳлили шеърҳои «Ақли қул аст», «Эй дил», «Ёди он шаб».

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи ҳаҷв ва мутоибот (1 соат).

АДАБИЁТИ ЎЗБЕК

Бобораҳим Машраб (2 соат).

Сарнавишти Машраб. Мавзӯъ ва мундарицаи ашъори Машраб. Омӯхта шудани эҷодидёти Машраб дар байни мардуми Осиёи Марказӣ дар қатори эҷодидёти Ҳофиз, Навоӣ, Фузули ва Бедил.

Ҳусусиятҳои ғоявӣ-бадеии ғазалиёти Машраб. Муносибати Машраб ба адабиёти тоҷик ва намояндагони он. Таъсири назми Саъди, Ҳайём, Ҳофиз, Бедил ба эҷодидёти Машраб.

Мавқеи Машраб дар адабиёти мумтози ўзбек.

Муқими (2 соат).

Зиндагиномаи шоир. Муқими шоири лирик ва ҳаҷвнигор. Таҳлили шеъри «Танобчиён». Дар шеър тасвир ёфтани ҳаёти мардуми меҳнаткаши замони зиндагии шоир ва танқид карда шудани пораҳӯри, тороч карда шудани меҳнаткашон аз ҷониби амалдорон. Ҳусусияти ҳаҷви шоир.

Манзумай «Саёҳатнома». Дар он инъикос ёфтани ҳаёти то-
қатфарсои мардуми дехоти Фарғона дар асоси воқеаҳо ва ҷойҳои
муайян. Ҳусусиятҳои ҳақиқатнигорона ва равияи ҳаҷви асар.

Мавқеи Муқими дар таърихи адабиёти ўзбек.

АДАБИЁТИ ҶАҲОН

Нодири Нодирпур (2 соат).

Зиндагиномаи адаб. Фаъолияти эҷодии Нодирпур ва
муносибати ў бо шеъри нав.

Таҳлили шеърҳои «Кулбае бар сари мавҷ», «Фонусе дар
сапедорон», «Аз Заҳдок то Фаридун».

Мавқеи Нодирпур дар адабиёти мусоири Ирон.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи шеъри нав ва
хусусиятҳои он (1 соат).

Азиз Несин (2 соат).

Маълумот дар бораи ҳаёт ва роҳи эҷодии Азиз Несин.

Азиз Несин — нависандай забардасти ҳаҷвнигори турк.
Дар асарҳои вай инъикос гардиданӣ иллатҳои ношоёни аъзо-
ёни ҷамъият: макруғ фиреб, дурӯғгӯй, бадаҳлоқӣ ва ғайра.

Таҳлили ҳикояҳои «Дарси аҳлоқ», «Ҳамдии фил», «Зин-
да бод кишвари азиз».

Мавқеи Азиз Несин дар адабиёти ҷаҳон.

Ҷамъи соатҳо

Барои омӯзиши асарҳо — 54 соат.

Барои корҳои хатти — 12 соат.

Барои такрор — 4 соат.

МАТНҲО БАРОИ АЗ ЁД КАРДАН

Абдураҳмони Ҷоми. Панду ҳикматҳо, ғазалҳо (бо
интиҳоби омӯзгор).

Алишер Навоӣ. Шеърҳо аз «Девони Фонӣ» ва дигар аса-
рҳои Навоӣ (бо интиҳоби омӯзгор).

Бадридин Ҳилолӣ — Аз «Ғазалиёт» — интиҳобан.

Абдураҳмони Мушфиқӣ. Шеъри «Тақсими мерос» аз ғаза-
лҳо интиҳобан.

Сайдои Насафи. Шеърҳои «Дилам омад ба ёд», «Дар
таърифи нонво» порчаҳо аз «Баҳориёт».

Бедил. Интиҳобан аз ғазалиёт ва рубоиёт.

Шамсиддин Шоҳин. Интиҳобан аз ғазалиёт.

Абдулқодирҳоаи Савдо. Интиҳобан аз ғазалиёт.

АСАРХО БАРОИ ХОНИШИ БЕРУН АЗ СИНФ.

Абдураҳмони Чоми. «Баҳористон».
Алишер Навоӣ. «Лайли ва Мачнун».
Зайнiddин Восифи. «Бадоесъ-ул-вақоесъ».
Камолиддин Биноӣ. «Беҳрӯзу Баҳром».
Сайдои Насафи. «Баҳориёт», «Шаҳрошӯб».
Мирзо Абдулқодири Бедил. «Комде ва Мадан».
Муҳаммадшариф Гулхани. «Зарбулмасал».
Аҳмади Дониш «Наводир-ул-вақоесъ».
Азиз Несин. Маҷмӯаи «Фонус».

Талаботи асосӣ ба донишу маҳорати донишомӯзони синфи VIII

Донишомӯзон бояд донанд:

- мақсади нависанда дар асари бадеӣ, олами образҳо, дараҷаи бадеият ва ҳаёти будани характерҳоро;
- қимати эстетикии асарҳои манзум ва тарзи ифодай онҳоро;
- хусусиятҳои ба ҳуд хоси жанрҳои бадеиро;
- санъати тазод, образҳои бадеӣ, лирикаи гражданӣ барин унсурҳои адабиро.

Донишомӯзон бояд тавонанд:

- озодона иншо навиштан ва дар доираи имкон озодона ҳикоя карда тавонистани ҳодисаҳои ҳаёти;
- ба қадом жанр ва намуди адабиёти бадеӣ даҳлдор будани асари мутолиашударо;
- ҳангоми хондани ифоданоки асари бадеӣ эътибор додан ба хусусиятҳои жанрии он;
- асарҳои адабиёти мумтозро бо ёрии луғат шарҳ додан;
- муайян карда тавонистани санъатҳои шеъри ва унсуруҳои бадеиро.

Намуди корҳои хаттӣ ва даҳонӣ аз адабиёт барои синфи VIII

Шифоҳӣ:

- хониши мавзуну бурро ва эътибор додан ба хусусиятҳои жанрии асар;
- хониши хомӯшона;
- аз ёд гуфта тавонистани матнҳои шеъри;

— тавсиф додан ба қаҳрамонони асарҳои насрӣ.

Корҳои хатти:

- тартиб додани нақшай содда ва мураккаб доир ба муқоисаи хислатҳои ду қаҳрамон ва ё гурӯҳи қаҳрамонони асари бадеи;
- нақли мухтасари хатти бо унсурҳои тавсифи хислатҳои қаҳрамони асари бадеи;
- навиштани шарҳ бо ёрии луғат оиди асарҳои адабиёти мумтоз;
- навиштани иншо доир ба асарҳои омӯхташуда;
- навиштани иншо, тақриз ба асарҳои мустақилона ва берун аз синф хондашуда.

Синфи IX (102 соат)

Адабиёти бадеӣ — воситай ташаккули рӯҳияти инсон (2 соат).

Адабиёти бадеӣ — маҳсули образноки тафаккур Мақоми тафаккури образнок дар ташаккули рӯҳи инсон. Муносибати байнӣҳамдигарии тафаккури бадеӣ ва мантиқӣ. Мавқеи тарбияи ҳиссиёт дар ташаккули инсони комил. Мақоми сӯҳани бадеӣ дар ташаккули ҳиссиёти шахс.

Вазифаҳои адабиёти бадеиро муайян намудани мақсади он. Мавҷудияти вазифаҳои тарбияви, эстетики ва маърифии адабиёти бадеӣ.

Мақоми тарбияви доштани адабиёти бадеӣ, ки дар тӯли асрҳо оғарида шудааст ва ба ташаккули хислатҳои ахлоқӣ нигаронида шудааст.

Вазифаи тарбияи эстетикиро ба ҷо овардани адабиёти бадеӣ ба туфайли тасвири зебоиҳои ҳаёт.

Пайваста бо ривоҷи эҳсосоти хонанда ба тараққиёти тафаккури маънавии вай таъсир кардан ва ҷиҳатҳои маърифии онро ташкил намудани адабиёти бадеӣ. Мақоми адабиёти бадеӣ дар ташаккули тафаккури истиқлоли милли.

Маҳмудҳоҷа Беҳбудӣ (2 соат).

Зиндагиномаи Маҳмудҳоҷа Беҳбудӣ. Фаъолияти маърифатпарварӣ ва адабии ў. Беҳбудӣ — ношир ва муҳаррири рӯзномаҳои «Самарқанд», «Оина». Фаъолияти тарҷумонӣ, омӯзгорӣ, илми ва адабии ў. Инқилоби соли 1917-ро хуш накарда, бо баҳонаҳои сафари ҳаҷ тарки Ватан кардани адаби маърифатпарвар. Сабаб ва сабабгорони қатли Беҳбудӣ.

Фаъолияти адабии Беҳбудӣ ва вобастагии он бо рӯзноманигорӣ.

Драмаи «Падаркуш» — аввалин асари саҳнавӣ дар адабиёти ҳалқҳои Осиёи Марказӣ. Мавзӯъ ва фояи асар. Муваффақияти драма ва таъсири он ба ҳамзамонон. Тарҷума ва нашри он бъяди истиқдоли Ўзбекистон.

Мақоми Беҳбудӣ дар адабиёти маорифпарварии ҳалқҳои Осиёи Марказӣ. Эҳтироми Беҳбудӣ дар замони мо.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи драма (1 соат).

Нақибхон Туғрал (3 соат).

Шарҳи ҳоли Туғрал ва мероси адабии ў. Мазмун ва мундариҷаи фоявии шеърҳои нахустини Туғрал.

Лирикаи Туғрал. Таҳлили ғазалҳои «Дил ба тоқи абрӯи ў майпарастӣ мекунад», «Қомати дилчӯи ў сарви гулистони кист?». Тараннуми ишқ, дар ин ғазалҳо.

Панду ҳикмат дар ашъори Туғрал. Таҳлили «Наврӯзнома» ва «Арза». Забон ва услуби ашъори Туғрал.

Мавқеи Туғрал дар муҳити адабии ибтидои асри XX.

Тошҳоҷа Асири (2 соат).

Зиндагиномаи Тошҳоҷа Асири. Таъсири муҳити адабии ибтидои асри XX ба ташаккули эҷодии Асири. Ҳамчун бисёр адібони давр ба забонҳои тоҷики ва ўзбекӣ эҷод карданни Асири.

Мероси адабии Асири. Мавзӯъ ва мундариҷаи асарҳои тоҷики ва ўзбекии шоир. Мавқеи тарғиби илму маърифат дар эҷодиёти ў.

Шеъри «Одамият чист?» ва моҳияти иҷтимоии он.

Масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ ва иқтисодии давр дар эҷодиёти Асири. Асири ва масъалаи обёри намудани кишвар. Мазмун ва мундариҷаи маснавии «Дар таърифи ҷӯи Бекобод».

Мавқеи Асири дар адабиёти ибтидои асри XX.

Назарияи адабиёт: адабиёти бадей ва ҳифзи табиат (1 соат).

Абдурауф Фитрат (3 соат).

Маълумот дар бораи ҳаёт ва сарнавишти Абдурауф Фитрат. Мероси адабии Фитрат ба забонҳои тоҷики ва ўзбекӣ.

Ақидаҳои маорифпарварии Фитрат дар «Мунозира» ва «Баёноти сайёҳи ҳинди». Фитрат — асосгузори содда карданни забони тоҷики.

Ҳиссиёти истиқдоли миллию ватанҳоҳӣ дар эҷодиёти Фитрат.

Мавқеи Фитрат дар адабиёти ибтидои асри XX.

Садриддин Айнӣ (5 соат).

Тарҷумаи ҳоли Садриддин Айни. Шинос будани хонандада бо ўз синфҳои поён. Марҳилаҳои эҷодиёти Садриддин Айни. Мероси бадеи ва илмии Айни. Сабабҳои аз назм ба насрнависӣ гузаштани Айни.

Айни — шоир. Шеърҳои дар ибтидои фаъолияти эҷодӣ навиштаи Айни. Ашъори маорифпарваронаи Айни. Айни — шоири навовар.

«Марғи судхӯр» ва мавқеи он дар насли умумиҷаҳонӣ. Мавзӯй ва мундариҷаи қисса. Қорӣ Исмат — типи бадеии судхӯрони ҳамон давр. Мумсики, фиребгарии Қорӣ Исмат. Маҳорати портретофарии Садриддин Айни дар асар. Үнсуҷроҳои сужет ва ҳаллу фасли он дар асар. «Марғи судхӯр» — барҷастатарин асари насли ҳаҷвӣ дар адабиёти тоҷик.

Мақоми Садриддин Айни дар инкишофи фарҳангӣ адабиёти тоҷик.

Моҳияти асарҳои илмии ўз дар бунёди таърихи адабиёти тоҷик. Мавқеи оламшумули эҷодиёти бадеи ва илмии Садриддин Айни.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи тип ва типи-кунонӣ дар адабиёти бадеи (1 соат).

Абулқосим Лоҳутӣ (3 соат).

Зиндагиномаи Лоҳутӣ. Марҳилаҳои ҳаёт ва эҷодиёти вай. Мазмун ва мундариҷаи ашъори Лоҳутӣ дар марҳилаи аввали эҷодиёташ. Мавзӯй ва ғояи асарҳои дар байни солҳои 1907-1922 эҷодкардаи Лоҳутӣ. Инъикоси мубориза барои истиқлоли миллий, ободии Ватан, озодии иҷтимоӣ дар шеърҳои «Ватан вайрон...», «Маъни одам».

Сабабҳои ба Туркия ва Ироқ сафар кардани Лоҳутӣ ва услуби шеърҳои дар ин давра эҷодкардаи шоир. Таҳлили газалҳои «Фақат сӯзи дӣламро дар ҷаҳон парвона медонад», «Зи шаб то бомдодон меқунам фарёду менолам».

Тоҷикистон — Ватани дуюми Лоҳутӣ. Адабиёти нави тоҷикро дар як саф бо Садриддин Айни истода ривоҷ додани Лоҳутӣ. Инъикоси ҳаёти одамони меҳнатдӯсти Тоҷикистон, вазъи фарҳангӣ иқтисод ва манзараҳои дилфиреби кишвар дар ашъори ин давраи Лоҳутӣ. Нигоришоти маҷозиу рамзӣ дар эҷодиёти Лоҳутӣ. Дар асоси таҳлили манзумаҳои «Мӯр ва офтоб», «Паҳлавон Оштӣ», «Достони Мардистон» кушода шудани ин маъни.

Сурудҳои Лоҳутӣ ва ҳалқияти он.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи рамз ва истифодади он дар адабиёти бадеи (1 соат).

Мирзо Турсунзода (3 соат).

Ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Мирзо Турсунзода. Оғози фаъолияти адабии ў. Инкишофи минбаъдаи он. Мувофиқи талаботи давру замон интихоб шудани мазӯъ ва мундариҷаи асарҳои ў дар марҳилаи аввали эҷодиёташ.

Мирзо Турсунзода — сарояндаи сулҳу амонӣ ва мунодии дӯстии халқҳо. Силсилаи шеърҳои «Қиссаи Ҳиндустон». Таҳлили шеърҳои ҷудогона.

Таърифи зан аз нигоҳи Турсунзода. Таҳлили шеърҳои «Зан агар оташ намешуд», «Се нозанини Шарқ», «Дасти модар».

Инъикоси мавзӯъҳои Шарқи хориҷӣ, озодӣ, истиқлолияти милли, сулҳу амнияти халқҳо дар достони «Ҷони ширин». Ҳусусиятҳои жанри-бадеии достон.

Паҳлуҳои дигари эҷодиёти Мирзо Турсунзода.

Мавқеи Мирзо Турсунзода дар ҷаҳони аспи XX.

Назарияи адабиёт: силсилаи шеърҳо (1 соат).

Чалол Икромӣ (3 соат).

Маълумот дар бораи зиндагинома ва фаъолияти эҷодии Чалол Икромӣ — шогирд ва давомдиҳандай беҳтарин анъанаҳои Садриддин Айнӣ. Инъикоси ҳамин масъала дар асари Чалол Икромӣ «Устоди ман, мактаби ман, худи ман». Тарзи баёни нависанда дар асар. Аҳамияти тарбиявии асар барои пос доштани эҳтироми устод дар гузашта ва замони мо.

Чалол Икромӣ — насрнавис, муаллифи қисса ва романҳо. Маълумот дар бораи мавзӯъ ва мундариҷаи қиссаҳои «Тирмор», «Ситора», «Ман гунаҳкорам», «Тори анкабут». Маҳорати романнависии адаб дар сегонаи «Духтари оташ», «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро», «Таҳти вожгун». Ҳақиқати таъриҳи ва ҳақиқати ҳаёти дар ин асарҳо.

Романҳои «Саргузашти Сафармаҳсум» ва «Сафармаҳсум дар Бухоро». Мавқеи ҳаҷву мutoиба дар симои Сафармаҳсум. Маҳорати характерофарии адаб дар роман. Муносибати адаб бо эҷодиёти шифоҳии халқ. Манзараҳои бадеии ҳаёти мардум дар роман. Аҳамияти омӯхтани эҷодиёти Чалол Икромӣ дар замони мо.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи жанри романӣ ҳаҷвӣ (1 соат).

Сотим Улугзода (4 соат).

Зиндагиномаи Сотим Улугзода. Мавзӯъ ва мундариҷаи асарҳои дар солҳои гуногун оғаридани Сотим Улугзода. Ҳусусиятҳои жанри ва бадеии онҳо.

Муроҷиат ба мавзӯъҳои муҳими таърихӣ ва оғаридани образҳои шахсони таърихӣ авҷониби Сотим Улугзода. Мавзӯъ ва мундариҷаи ғоявии драмаҳои таърихии «Рӯдакӣ», «Темурмалик», «Алломаи Аҳамад ва дигарон», «Ҷивонии Ибни Сино», қиссаи «Ривояти сӯѓӣ», романҳои «Восст» ва «Фирдавсӣ».

Фирдавсӣ — романни милли. Саҳифаҳои зиндагии Абулқосим Фирдавсӣ пайваста бо оғаридани «Шоҳнома» дар роман. Мавқеи хаёли бадеи дар оғариниши образҳои асосии асар ва инкишофи воқиаҳо дар роман. Рӯҳи ватандӯсти доштани роман. Аҳамияти таърихио илми, бадеию эстетики доштани романи «Фирдавсӣ». Забон ва услуби роман.

Мавқеи Сотим Улугзода дар адабиёти асри XX.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи романни таърихӣ (1 соат).

Ҳабиб Юсуфи (2 соат).

Тарҷумаи ҳол ва фаъолияти адабии Ҳабиб Юсуфи. Мазмун ва мундариҷаи ғоявии ашъори шоир. Ватан — мавзӯи асосии назми Ҳабиб Юсуфи. Вусъат ва гуногунмањногии мағҳуми Ватан дар ашъори ў. Поэтикаи ашъори Ҳабиб Юсуфи: услуби нигориш, бадеият, шаклҳои нави-шеъри, вазнҳои тоза. Таргиби ғояи ватандӯсти дар шеърҳои Ҳабиб Юсуфи. Таҳлили шеърҳои «Ишқи Ватан», «Ба Ватан», «Баҳори Ватан», «Ман Ватанро беш аз ҳарвақта дорам дӯсттар».

Лирикаи граждани ва пейзаж дар эҷодиёти Ҳабиб Юсуфи. Таҳлили шеърҳои «Дар шаъни ҳаёт», «Манзараҳои тира-моҳи ҷануб», «Манзараи Кавказ», «Бар ҳар кучот равам, дил диёри ман гӯяд».

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи лирикаи граждани ва манзараӣ (1 соат).

Фотех Ниёзи (3 соат).

Зиндагиномаи Фотех Ниёзи. Марҳилаи эҷодиёти адиб.

Фотех Ниёзи — адиби ҷанговар. Мавзӯъ ва мундариҷаи асарҳои дар замони Ҷонглии Ватании солҳои 1941-1945 ва байди он навиштаи адиб. Тасвири воқиаҳои майдони ҷонг ва ақибгоҳ дар романҳои «Вафо», «Ҳар беша гумон мабар, ки холист». Ифода ёфтани дӯстии ҳалқҳо дар эҷодиёти Фотех Ниёзи.

Таҳлили қиссаи «Духтари ҳамсоя». Мавзӯй ва ғояи асар. Мавқеи зан дар ҷамъият аз назари Фотех Ниёзи. Аҳамияти тарбиявии асар.

Мақоми Фотех Ниёзи дар таърихи адабиёти тоҷик.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи жанри повест (1 соат).

Мӯъмин Қаноат (2 соат).

Маълумот дар бораи ҳаёт ва фаъолияти Мӯъмин Қаноат. Мундариҷа, жанр ва соҳти асарҳои Мӯъмин Қаноат. Шеърҳои лирики, силсилаи шеърҳо ва достонҳои шоир. Инкишофи жанри достон дар эҷодиёти Мӯъмин Қаноат. Маълумоти умумӣ дар бораи достонҳои «Мавҷҳои Днепр», «Достони оташ», «Суруши Сталинград», «Китобҳои заҳмин» ва гайра.

«Гаҳвораи Сино» — достони таъриҳӣ ва иҷтимоӣ. Тасвири эпикӣ образи Сино. Каҷфи бадеии рӯзгори Сино дар достон. Асоси илмию фолклорӣ доштани достон. Такомули жанри достон дар эҷодиёти шоир.

Мавқеи Мӯъмин Қаноат дар адабиёти муосири тоҷик.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи достони таъриҳӣ ва иҷтимоӣ (1 соат).

Фазлиддин Муҳаммадиев (3 соат).

Чараёни зиндагии Фазлиддин Муҳаммадиев. Мавзӯй ва мундариҷаи очерк ва ҳикояҳои Фазлиддин Муҳаммадиев. Дар очерки «Писари газета» тасвир ёфтани ҳасби ҳоли худи муаллиф.

Мавзӯй ва ғояи ҳикоя ва қиссаҳои Фазлиддин Муҳаммадиев. Инъикоси маънои ҳаёти инсон дар онҳо. Таҳлили ғоявӣ-бадеии ҳикояи «Рӯзи дафни Усто Оқил».

Тадқиқи масъалаҳои иҷтимоӣ ва ҳарактери ҳамзамонон дар романи «Палатаи кунҷакӣ». Бозёфтҳои эҷодии адіб дар роман. Ҳусусиятҳои ба ҳуд хоси образҳои Ивон-амак, Ноҳсир Аббос, Иброҳимҷон. Робитаи ирсии наслҳо яке аз масъалаҳои марказии роман.

Услуб ва маҳорати нависандагии Фазлиддин Муҳаммадиев. Мавқеи Фазлиддин Муҳаммадиев дар адабиёти тоҷик.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи жанри очерк (1 соат). **Лоиқ Шералий** (3 соат).

Зиндагиномаи Лоиқ. Мавзӯй, мундариҷа ва жанрҳои эҷодиёти Лоиқ.

Мавзүи Ватан ва модар дар инъери салыни гүнсүтүн,

Мавкөи шаклхой античчылардын да русийлардын туури.
ти Лоик. Таҳлили газеттى «Сююм», шарж Адам, Фердинандо ту
зинда хоҳи дошт», русийлар да салынган «Чами Хамом».

Мавкөи Лоик дар адабиёттى мусосири точик.

Назарияи адабиёттى маълумот дар боран лутфи вухан
(1 соат).

Үрун Күхзод (2 соат).

Маълумот дар боран ҳәйт ве роҳи эчодии адаб. Мавзүй
ва мундарицаи ҳикояи яя қиссаны нависауда. Инъикоси му-
аммоҳои ахлоқиу маънавий дар қиссан «Кини хумор».

Инъикоси як рӯзи зиндагии устод Айни дар қиссан «Як
рӯзи дароз, рӯзи бисёр дароз». Образи Садриддин Айни дар
асар. Таърихият ве балесияти қисса.

Мавзўй ве мундарицаи романы «Ҳам күҳи баланд, ҳам
шахри азим». Маълумот оиди дигар асарҳои дар солҳои охир
эчодкардаи адаб.

Мавкөи Үрун Күхзод дар насли мусосири точик.

Назарияи адабиёт: маълумот дар боран романни психо-
логия (1 соат).

Болта Ортиков (2 соат).

Зиндагиномаи адаб. Оғози фаъолияти Болта Ортиков
ҳамчун нависандаи бачагон. Мавзўй ве мундарицаи аввалин
маҷмӯаҳои ў.

Мавкөи ҳаҷв дар эчодиёти нависанда. Таҳлили қиссаны
«Ҳирси дунё». Мазаммати ҷоху молпарастӣ дар асар. Харак-
теристикаи образҳои асар.

Инъикоси арзишҳои миллӣ, қадри инсон дар «Чаҳор
ҳикоят». Забон ве услуби асарҳои Болта Ортиков.

Мавкөи Болта Ортиков дар адабиёти точик.

Бозор Собир (3 соат),

Зиндагиномаи шоир.Faъолияти эчодии адаб. Мавзўй
ва мундарицаи ашъори давраи аввали эчодиёти шоир.

Инъикоси мавзўҳои Ватан, таърих, қисмати ҳалқ, та-
маддуң ва ғайра дар эчодиёти шоир. Ҷанбаи таърихи гириф-
тани назари лирикуву фалсафӣ дар шеърҳои «Мижгони шаб»,
«Офтобниҳол». Мавкөи лирикаи тасвири дар шърҳои маҷ-
мӯаи «Бо чамидан, бо ҷашидан...»

Мавкөи шеъри нав дар эчодиёти Бозор Собир.

Саттор Турсун (2 соат).

Маълумот дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти нависанда. Нахустин ҳикояҳои Саттор Турсун. Инъикоси муаммоҳои ахлоқӣ-ичтимоӣ дар ҳикояи «Ситораи корвонқуш».

Мавзӯй ва мундариҷаи қиссаҳои Саттор Турсун. «Камони Рустам» — қиссаи ахлоқӣ-тарбияви. Инъикоси ҳаёт ва рафтору кирдори ҷавонон дар повеет.

АДАБИЁТИ ЎЗБЕК

Абдулло Қодирӣ (2 соат).

Зиндагиномаи адаби. Мавзӯй, мундариҷа ва доираи эҷодиёти Абдулло Қодирӣ. Мавқеи Абдулло Қодирӣ дар инкишофи адабиёти солҳои 20—30-юми асри бистуми ўзбек.

Мавзӯй ва мундариҷаи романҳои «Рӯзҳои мозӣ» ва «Каждум аз меҳроб». Таҳлили бобҳо аз романи «Рӯзҳои мозӣ». Маҳорати таъриҳнигории Абдулло Қодирӣ. Характеристики образҳои асосии роман.

Тарҷумаи асарҳои Абдулло Қодирӣ ба забони тоҷики.

Абдулло Орифов (1 соат).

Шарҳи ҳол ва эҷодиёти Абдулло Орифов. Абдулло Орифов — намояндаи барҷастаи назми мусоири ўзбек. Ҳусусиятҳои ба худ ҳоси назми лирикӣ шоир. Мавзӯй ва мундариҷаи ашъори ў. Васфи Ватан, забони модарӣ дар эҷодиёти шоир. Таҳлили шеърҳои «Ўзбекистон», «Забони модарӣ».

Маънои ҳаёти инсон дар ашъори иҷтимоии шоир. Таҳлили шеъри «Мамнӯъгоҳ». Ифодаи дӯстии ҳалқҳои тоҷику ўзбек дар шеъри «Ўзбек тоҷик».

Тарҷумаи шеърҳои Абдулло Орифов ба забони тоҷики.

АДАБИЁТИ ҶАҲОН

Саид Нафисӣ (2 соат).

Зиндагиномаи адаби. Саид Нафисӣ яке аз донишмандони адабиёти дар Эрон. Муносабати Саид Нафисӣ бо адабиёти тоҷик. Тадқиқотҳои ў доир ба адабиёти тоҷик.

Саид Нафисӣ насрнавис ва шоир. Аз новелла ба роман-нависӣ гузаштани адаби. Мавзӯй ва гояи романи «Нимароҳи биҳишт». Инъикоси тазодҳо ва бесарусомониҳои зиндагии

мардуми Ирон дар роман. **Характеристикии образъюи асосии роман. Симои занон дар роман.**

Мавқеи Сайд Нафисӣ дар адабиёти ҷаҳони асри XX.

Чингиз Айтматов (3 соат).

Ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Чингиз Айтматов. мавзӯй ва мундариҷаи қиссаҳои Чингиз Айтматов. Аз нахустин қиссаҳо — «Рӯ ба рӯ» ва «Чамила» шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардани адаб. Мавзӯй ва мундариҷаи қиссаҳои Чингиз Айтматов. Хусусиятҳои ба худ хоси насири Чингиз Айтматов: мӯъҷазбаёнӣ, интихоби қаҳрамонҳо аз байни мардуми одди, ҳамбастагии гузашта бо имрӯзу фардо, мавқеи рамз, истифода аз эҷодиёти шифоҳии мардумӣ, баёни муаммоҳои умумбашарӣ.

Мавзӯй ва мундариҷаи қиссаҳои «Киштии сафед», «Нахустин устод». Инъикоси муносибати инсон бо табиат дар ин қиссаҳо.

Дар романҳои «Дуроҳаи бӯронӣ», «Қиёмат», «Касандра» тасвир ёфтани муаммоҳои умумбашарӣ. Характеристикии образи Едигеи Бӯронӣ аз романи «Дуроҳаи бӯронӣ». Вобастагии тамоми ҳатти сужети романи ў. Ҳати фолклорӣ дар роман (ҳикоятҳои Раймали оға ва таърихи Найман она бо писараш). Тасвири муносибати Замину Кайҳон ва дар он ифода шудани орзуву умеди оламиён нисбати нест гардида ни номи ҷанг аз сайёраи мо.

Чингиз Айтматов — нависандай забардасти қарни мо.

Назарияи адабиёт: маълумот дар бораи фантастикай илмӣ ва бадеӣ (1 соат).

Маънавияти миллӣ. Адабиёти бадеӣ ва ҷавонон (6 соат).

Мақоми маънавият дар тараққиёти иҷтимоии миллат. Мавқеи адабиёти бадеӣ дар ташаккули маънавияти миллӣ. Хусусиятҳои ба худ хоси омӯзиши намунаҳои беҳтарини адабиёти ҷаҳонӣ ва зарурати он дар ташаккули фазилатҳои ахлоқии миллӣ ва умумбашарӣ. Мавқеи адабиёти миллии ҳар як ҳалқ дар ин бобат.

Адабиёти бадеӣ ҳамчун воситаи муҳим дар ташаккули руҳияти шаҳс тавассути баёни рафттору кирдори ашхоси дигар. Адабиёти ғанини миллӣ — асоси боигарии маънавияти миллӣ. Мавқеи ба худ хоси адабиёти тоҷик дар ташаккули фазилатҳои маънавии умумбашарӣ ва адабиёти ҷаҳонӣ.

Таърихи қадима доштани адабиёти тоҷик ва заминаҳои он. Марҳилаҳои инкишоф ва тараққиёти он. Муносибати он бо ҳаёти иҷтимоӣ. Жанр ва намудҳои адабиёти мумтозу мую-

сири точик. Робита ва таъсири инкишофи адабиёти бадей бо ривоҷ ёфтани тафаккури милли ва ҳаёти иҷтимоии мардум.

Омили ба давраҳо тақсим карда омӯхтани таърихи адабиёти точик. Ҳангоми ба давраҳо тақсим намудан, на танҳо ба марҳилаҳои таърихи ҳалқ, балки дар ҷараёни воқеаҳои таъриҳӣ ривоҷ ёфтани тарзи тафаккури мардум ва эҷодкорони он эътибор додан.

Дар асоси такя намудан ба комёбиҳои илми адабиётшиносии гузаштаву мусоир ба давраҳои зерин тақсим кардани таърихи адабиёти точик:

а) адабиёти замони қадим — аз замонҳои қадим то истилои арабҳо;

б) адабиёти давраи таъсири ислом;

в) адабиёти маорифпарварӣ ва истиқлоли милли.

Мавҷудияти адабиёти бадей дар сарзамини осиёи Марказӣ ва Ҳурӯсон ба забони қадимаи тоҷикӣ ҳанӯз аз асрҳои пеш аз милод то ҷорӣ шудани ислом дар ин сарзamin.

Пайдоиши адабиёти даризабон. Инкишофи он дар аспи X — дар аҳди давлати Сомониён. Тараққиёти минбаъдаи он ва васеъ гардидани ҳудуди ҷуғрофии он дар доираи васеи Осиёи Марказӣ, Ирон, Ҳиндустон ва як қатор минтақаҳои дигар. «шаш аспи шӯҳрат» ном гирифтани асрҳои X-XV нисбати равнақи адабиёти форсӯи тоҷик дар ин давра.

Мавқеи адибони тоҷик дар инкишофи адабиёти маорифпарварии ибтидои аспи XX. Саҳми адибони тоҷик дар инкишофи адабиёти аспи XX ва замони мусоир.

Эҳтиёҷ ба адабиёти бадей дар замони тараққиёти илму техника, авҷ гирифтани воситаҳои гуногуни аҳборот.

Таъсири пурӯзввати адабиёти бадей дар фаъолияти кино, телевидение, радио, интернет барин воситаҳои гуногуни аҳбори мадани.

Мавқеи адабиёти бадей нисбати ҳозирҷавобона дарк кардани воқиаҳои давру замон. Тамоилҳои асосии адабиёти мусоирни тоҷик. Адибони мусоирни тоҷик — ворисон ва давомдиҳандагони беҳтарин анъанаҳои адибони мумтоз ва пешгузаштаи ҳуд. Мавқеи шеъри нав дар назми мусоирни тоҷик. Инкишофи он аз ҷониби Мӯъмин Қаноат, Гулназар, Гулруҳсор, Фарзона ва дигарон. Инкишофи насри бадеии тоҷик дар заминай анъанаҳои пешина ва навпардозиҳои Сотим Улугзода, Фазлиддин Муҳаммадиев, таъсири эҷодиёти Чингиз Айтматов, Расул Фамзатов ба эҷодиёти адибони му-

осири точик Саттор Турсун, Баҳманёр, Баҳром Фирӯз, Ка-роматулло Мирзоев, Иноят Насрииддин ва дигарон.

Инкишофи адабиёти точик дар сарзамини Ўзбекистони соҳибистиклол. Мавқеи маҳфилҳои адаби. Нашри маҷмӯаҳои дастчамъии «Гулдастай Самарқанд», «Қаҳқашони орзу», «Чи-лои ахтарони Сўҳ» ва китобҳои алоҳидаи Болта Ортиқзода, Чонибек Қувноқ, Адаш Истад, Салим Кенча, Акбар Пирӯзи, Паймон, Абдулло Субҳон, Ҳамроқул Даврон, Аминҷон Шу-куров, Бекназар, Чоршанбеи Деҳнави, Асад Гулзода, Зебу-нисои Тоҳириён, Нодир Нодири, Муҳаммад Шоди, Маҳбу-ба Неъматзода, Ҷаъфари Муҳаммад, Озармеҳр, Парисо ва дигарон. Рӯзномаи «Овози точик» — минбари суханварони точики Ўзбекистон.

Робитаи адабии точику ўзбек дар гузашта ва имрӯз. Тарҷ-умаи бадеи — воситаи муҳими ҳамкории адабии точику ўзбек.

Хизмати олмиони адабиётшиноси Ўзбекистон Шоислом Шомуҳаммедов, Ҳамидҷон Ҳомидӣ, Раҳим Муқимов, Бо-турхон Валиҳоҷаев, Ҳасан Қудратуллоев, Садри Саъдиев, Аҳмад Абдуллоев, Аслиддин Қамарзода, Солеҳ Ҳалимов, Абдусалом Самадов, Мӯҳсин Умарзода, ва дигарон дар та-дқиқу тарғиби адабиёти мумтозу мусоири точик дар Ўзбеки-стон.

Омӯзиши муқаммали таърихи адабиёти точик дар зи-наҳои болои таҳсил — литсейҳои академӣ, коллеҷ, дониш-када ва донишгоҳҳо.

Ҷамъи соатҳо

Барои омӯхтани асарҳо — 84 соат.

Барои корҳои амалий — инкишофи нутқи мураттаб — 10 соат.

Барои хониши берун аз синф — 4 соат.

Барои такрор — 4 соат.

МАТНҲО БАРОИ АЗ ЁД КАРДАН

Нақибхон Туғрал. Интихобан аз газалиёт.

Садриддин Айни. «Гули сурҳ», «Ин ҳама шириналабон».

Абулқосим Лоҳути. «Ватан вайрона», «Парвона медонад».

Мирзо Турсунзода. «Ватан», «Зан агар оташ намешуд».

Порча аз достони «Ҷони ширин».

Ҳабиб Юсуфи. «Ба Ватан», «Қалам».

Мўъмин Қаноат. Шеърҳо интихобан. Порчай «Мавҷҳои бародарӣ» аз «Мавҷҳои Днепр».

Лоиқ Шерали. «Ватан якто», «Ёдгории Айни», рубоиёт ва дубайтиҳо интихобан.

Бозор Собир. «Забони модари», «Офтобниҳол».

Абдулло Орифов. «Ўзбекистон», «Ўзбеку тоҷик».

Аз шеърҳои шоирони мусоири тоҷики Ўзбекистон бо интихоби омӯзгор.

БАРОИ ХОНИШИ БЕРУН АЗ СИНФ

Маҳмудҳоҷа Беҳбудӣ. «Падаркуш».

Абдурауф Фитрат. «Баёнати сайёҳи ҳинди», «Қиёмат».

Садриддин Айни. «Ёддоштҳо», «Марги судхӯр».

Мирзо Турсунзода. Силсилаи шеърҳои «Қиссаҳои Ҳиндустон».

Ҷалол Икромӣ. «Духтари оташ», «Саргузашти Сафармаксум», «Устоди ман, мактаби ман, худи ман».

Сотим Улугзода. «Ривояти суғди», «Фирдавси», «Алломаи Адҳам ва дигарон».

Фотех Ниёзи. «Сарбозони бесилоҳ», «Духтари ҳамсоя».

Мўъмин Қаноат. «Гаҳвораи Сино».

Фазлиддин Муҳаммадиев. Маҷмӯи «Сози Мунаввар», романи «Палатаи кунҷаки».

Лоиқ Шерали. Маҷмӯаи «Офтобборон».

Ўрун Кӯҳзод. «Тақвими роҳгум».

Болта Ортиков. «Ҳирси дунё», «Нони Самарқанд», «Чорҳикоят».

Саттор Турсун. Маҷмӯаи «Камони Рустам», романи «Серӯзи як баҳор».

Абдулло Қодирӣ. «Рӯзҳои мозӣ», «Каждум аз меҳроб». Сайд Нафисӣ. «Нимароҳи биҳиҷшт».

Чингиз Айтматов. «Киштии сафед», «Дуроҳаи бӯронӣ».

Китобҳои нашргардидаи адибони тоҷики Ўзбекистон, асарҳои ба тоҷики тарҷума ва нашргардидаи адибони ўзбек.

Талаботи асосӣ ба донишу маҳорати донишомӯзони синфи IX

Донишомӯзон бояд донанд:

— ифоданок хонда тавонистани ҳар гуна матни асари бадеӣ;

— бо тартиби муайян ҳикоя кардани онҳо;

— аз рӯи ҳусусияташон ба жанрҳо тақсим намудани адибиёти бадеӣ;

— аҳамияти типикий, таърихий ва умумибашарии обра-
зҳои барҷастай бадей;
хусусиятҳои шаклии санъатҳои шеърии дар дохили мат-
нҳои бадей бударо.

Донишомӯзон бояд тавонанд:

- шарҳ додани асарҳои мутолиашуда тавассути лугат ва
матнҳои азёдшуда бе истифодаи лугат;
- муйян карда тавонистани вазни шеърҳои бо арӯз на-
вишташуда;
- эзоҳ дода тавонистани хусусиятҳои ба худ хоси унсу-
рҳои назарии адабиёти бадей аз қабили афсона, суруд, риво-
ят, тарона, зарбулмасалу мақол, панду ҳикмат, таносуби су-
хан, таҷнис, лирикаи иҷтимоӣ ва ишқӣ, қаҳрамони лирики
ва монанди инҳо;
- нақъл карда тавонистани сужети мукаммали асарҳои
насрӣ, назмӣ ва драмавӣ;
- навишиша тавонистани тақриз ва мулоҳизаҳои мустақил
доир ба асарҳои адабиёти мумтоз ва мусоир;
- истифода бурда тавонистан аз асарҳои илми, мақо-
лаҳои таңқиди адабӣ, лугатҳо ва маълумотномаҳо;
- тартиб додани маърӯза, мақола бо истифода намудан
аз сарчашмаҳо.

НАМУДИ КОРҲОИ ХАТТИ ВА ШИФОҲӢ АЗ АДАБИЕТ БАРОИ СИНФИ IX

Шифоҳӣ.

Муайян намудани хусусиятҳои асарҳои мутолиашуда. Баён
намудани тақриз-ҳикоя аз рӯи асарҳои омӯхташуда. Тавсифи
як ё якчанд образ-симоҳои бадей. Муайян намудани тарҷу-
маи ҳоли нависандагон дар асоси воқеоте ки бо ҳаёташон
алоқаманд дар асарҳояшон тасвир ёфтааст. Ифоданок хонда-
ни асарҳои дар ҳамаи жанрҳои адабиёти бадей оғаридашуда.

Конҳои хатти.

Навистани иншои муаммовӣ бо таснифи санъатҳои ба-
дэй дар асоси асарҳои омӯхташуда. Тартиб додани нақшай
тақриз ё мақолаҳои илми-маърифи дар бораи ягон асари
бадей. Гирифтани иқтибос аз онҳо ва ифода намудани сил-
силаи афкор.

Навистани тақриз оиди ягон асари мустақил хондашуда,
асари саҳнавӣ, кинофильм, намоиши телвизунӣ ё худ асари
санъати тасвирӣ. Навистани матни маърӯза ва ё мақола доир
ба мавзӯи адабӣ-таърихӣ. Навистани иншои адабӣ дар асоси
нақшай мукаммал дар бораи асари омӯхташуда. Навистани
иншои эҷодӣ-адабӣ оиди асаре ки берун аз синф хонда шу-
дааст ва ё дар мавзӯи озод.

М у н д а р и ҹ а

Мактуби эзоҳӣ 3

БАРНОМАИ ТАЪЛИМИ АДАБИЁТ:

Синфи V	11
Синфи VI	24
Синфи VII	35
Синфи VIII	46
Синфи IX	55

БАРНОМАИ АДАБИЁТИ ТОЧИК БАРОИ СИНФҲОИ V-IX

Ўзбекистондаги таълим тожик тилида олиб бориладиган мактабларнинг V-IX синфлари учун тожик адабиёти дастури

Тузувчилар: А.Қамарзода С.Саъдиев, С.Ҳалимов,
А.Самадов, У.Қамарзода

Саҳифабанди компьютерӣ *Б.Ашуроғ*

Ба чопаш рухсат дода шуд 6.01.2003. Андозаи $84 \times 108 \frac{1}{16}$.
Чопи оғсети, қоғази № 1. Ҷузъи нашри 5,5. Ҷузъи
чопи 4,6. Супориши № 33 . Адади нашр 1000 нусха.
Нархаш шартномавӣ.

700027, Тошканд, кӯчаи Ўзбекистон 80, нашриёти
«Зиё ҷашмаси» Шартномаи 11-2003.

Дар матбааи Маркази Таълими Ҷумҳурий чоп шудааст.

